

**ГОУ «ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АБУАЛИ ИБНИ СИНО»**

**УДК: 616.917-053.2;615.37**

**БОБОЕВА ЗУХРОХОН РАУФОВНА**

**КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКАРЛАТИНЫ У  
ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

**АВТОРЕФЕРАТ  
диссертации на соискание учёной степени  
кандидата медицинских наук  
по специальности 14.01.09 - Инфекционные болезни**

**Душанбе - 2021**

Работа выполнена на кафедре детских инфекционных болезней ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино»

**Научный руководитель:**

**Ходжаева Нигина Муродовна** доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

**Официальные оппоненты:**

**Нуров Рустам Маджидович** доктор медицинских наук, директор ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом» МЗ и СЗН РТ

**Матинов Шарофидин Кудбидинович** кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

**Оппонирующая организация:** НАО «Казахский национальный университет имени С.Д. Асфендиярова»

Защита диссертации состоится «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года в «\_\_\_\_» часов на заседании диссертационного совета 6D-KOA – 010 при ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино». Адрес: 734003, г. Душанбе, проспект Рудаки, 139, [www.tajmedun.tj](http://www.tajmedun.tj), +992 935120020.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино».

Автореферат разослан «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г

**Учёный секретарь  
диссертационного  
совета, к.м.н.**

**Джураева Н.С.**

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность и востребованность проведения исследований по теме диссертации.** Стрептококковые инфекции продолжают оставаться одной из наиболее ведущих проблем здравоохранения во многих странах мира в связи с широким распространением заболеваний, вызываемых стрептококками и огромным социально-экономическим ущербом, наносимым данной патологией [Лобзин Ю.В. 2005; Покровский В.И. и др., 2006; Краснова Е.И 2015; Тотолян А.А. 2015; Брико Н.И. 2015]. Многообразие штаммов стрептококков, вариабельность серологических групп определяют развитие различных клинических вариантов стрептококковых заболеваний, среди которых преобладает скарлатина, наиболее часто встречающаяся у детей дошкольного возраста. Отсутствие у детей протективного иммунитета при инфицировании способствует развитию первичной стрептококковой инфекции. По данным ВОЗ ежегодно 100 млн. людей переносят первичную острую стрептококковую инфекцию, среди которых ведущее значение в развитии патологии принадлежит β-гемолитическому стрептококку серологической группы А.

По данным ВОЗ тяжелыми заболеваниями, вызванными стрептококками группы А, страдают 18,1 млн. человек, из них 15,6 млн. человек – ревматическими заболеваниями сердца и до 500 000 пациентов – гломерулонефритом. Следует отметить, что ежегодно регистрируется более 1,5 млн. новых случаев стрептококковых заболеваний и погибает свыше 500 000 человек. В настоящее время стрептококковые поражения зева в структуре респираторных заболеваний занимают второе место после гриппа [Канкасова М.Н. и др., 2009; Щербакова М.Ю., 2009]. Согласно статистическим данным 2008 года в Российской Федерации было зарегистрировано около 2,8 млн. заболеваний стрептококковой этиологии. Заболеваемость детей скарлатиной в возрасте до 14 лет в последние годы составляла 200-250 на 100 тыс. детского населения [Ящук Н.Д., 2011; Леванович В.В. и др., 2015]. В Республике Таджикистан в структуре первичной стрептококковой инфекции доминирующее положение также занимает скарлатина. В последние годы в Республике Таджикистан по официальной статистике заболеваемость скарлатиной имеет тенденцию к увеличению. Так, в 2007 году было зарегистрировано 420 больных скарлатиной, а в 2010 году – 416 больных детей. В последние годы по данным некоторых авторов [Каплина Т.А., Баннова С.Л. и др., 2015] отмечается тенденция к утяжелению клиники и увеличению частоты осложнений после перенесенного заболевания, нередко приводящих к летальному исходу, по другим исследованиям – скарлатина характеризуется нетяжёлым течением [Учайкин В.Ф. и др. 2013]. Необходимо помнить, что даже при нетяжёлом течении скарлатины, сохраняется риск серьёзных осложнений и летальных исходов [Романцов М.Г., 2008; Клейменов Д.А., 2012; Краснова Е.И., 2015г].

Учитывая тот факт, что исходы и течение инфекционных заболеваний, зависят от адекватности формирующихся иммунных механизмов, представляет интерес изучение иммунологических закономерностей при скарлатине у детей в

различных возрастных группах. Механизмы иммунологического реагирования при скарлатине у детей изучены недостаточно и требуют уточнения. С ними связаны развитие широкого спектра инфекционных проявлений и инициируемых ими осложнений: от локализованных поражений ЛОР-органов (ангины, фарингиты, отиты и др.) и кожи (импетиго и др.) до вторичных форм выраженных аутоиммунных заболеваний (ревматизм, гломерулонефрит, васкулиты), а также возникновение генерализованных форм (пневмония, сепсис, остеомиелит, менингит, синдром инфекционно-токсического шока) [McCormick J.K. 2001; C.S. Marshall et al. 2011; Steer A.C., 2015].

Кроме того, в доступной научной литературе не отражены данные по изменениям свободнорадикального окисления и участию факторов антиоксидантной защиты (АОЗ) в ходе инфекционного процесса при скарлатине. Установление иммунологических закономерностей во взаимосвязи с клиническими особенностями, течением заболевания и процессом перекисного окисления липидов клеточных мембран послужило основанием для проведения настоящего исследования.

**Степень изученности научной проблемы.** В многочисленных работах российских и зарубежных авторов показано, что в настоящее время достигнуты огромные успехи в изучении скарлатины. Для скарлатины характерно повсеместное распространение. Наиболее поражаемой возрастной группой являются дети дошкольного и раннего школьного возрастов, часто посещающие детские дошкольные учреждения. Клиническая картина скарлатины на современном этапе не утратила свою типичность. В нашей стране имеются единичные работы, посвященные изучению клинической картины скарлатины у детей. Также, несмотря на то, что в настоящее время достигнуты огромные успехи в клинической иммунологии, значение механизмов иммунного ответа в патогенезе болезни оценено недостаточно. По данным ряда авторов отмечается противоречивость регуляции гуморального и клеточного звеньев иммунитета при скарлатине у детей [Тимофеева Г.А. и др. 1984; Богданова Л.В. и др. 2015; Пустынникова С. В. 2008; Тимченко В. Н. 2015]. Нарушения иммунного ответа любого из этих механизмов влекут за собой недостаточность эффекторных функций макрофагов и неполноценность иммунной системы в целом. Вместе с тем, в литературе имеются единичные работы [Утенкова Е.О., 1996], отражающие данные об активации процессов липопероксидации и истощение системы АОЗ у больных со скарлатиной. Не установлено значение дисбаланса между прооксидантной и антиоксидантной системами при скарлатине у детей.

Вышеизложенное определяет актуальность изучения клинико-иммунологических особенностей скарлатины с учётом возраста детей, тяжести и периода заболевания, а также свободнорадикального статуса. Следовательно, необходимо совершенствовать раннюю клиническую диагностику и терапию скарлатины с применением иммуномодулятора ликопид у детей с учётом установленных иммунных нарушений и свободнорадикальных процессов.

**Теоретические и методологические основы исследования.** В основе исследования лежит изучение особенностей клиники, течения скарлатины у детей различных возрастных групп, а также динамики клеточно-гуморальных факторов защиты при скарлатине с учётом возраста детей, тяжести и периода заболевания. Проводится оценка состояния процессов перекисного окисления липидов при скарлатине у детей. Для достижения поставленных задач в работе применялись методы оценки клинико-лабораторных и инструментальных показателей и исследование состояния иммунного и свободнорадикального статуса у детей со скарлатиной в динамике болезни.

## **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ**

**Цель исследования.** Изучить клинико-иммунологические особенности современного течения скарлатины у детей для оптимизации диагностики и лечебных мероприятий.

**Объект исследования.** Объектом исследования служили 158 больных детей со скарлатиной в возрасте от 1 до 14 лет, находившихся на стационарном лечении в детских инфекционных отделениях ГУ «Городской медицинский центр имени Ахмедова Карима» г. Душанбе за период 2017-2019 гг.

**Предмет исследования.** Предметом исследования было изучение состояния иммунного и свободнорадикального статуса у детей со скарлатиной и совершенствование комплексной терапии с учетом выявленных нарушений.

**Задачи исследования:**

1. Изучить особенности клиники, течения скарлатины у детей различных возрастных групп.
2. Изучить динамику клеточно-гуморальных факторов защиты при скарлатине у детей.
3. Дать оценку состоянию процессов перекисного окисления липидов при скарлатине у детей.
4. Совершенствовать раннюю клиническую диагностику и терапию скарлатины с применением иммуномодулятора ликопид у детей с учётом установленных иммунных нарушений и свободнорадикальных процессов.

**Методы исследования.** В работе применялись методы оценки клинико-лабораторных и инструментальных показателей и исследование состояния иммунного и свободнорадикального статуса в динамике болезни.

**Отрасль исследования** соответствует паспорту ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 14.01.09 – Инфекционные болезни, подпунктам: 3.1 Изучение свойств возбудителей, механизмов взаимодействия возбудителей и организма больного; методы выявления возбудителей; патогенез инфекционных болезней; иммунологические, патоморфологические, биохимические, патофизиологические изменения в организме в процессе развития болезни; 3.2 Клинические проявления инфекционных болезней у детей;

диагностика инфекционных заболеваний с использованием клинических, лабораторных, инструментальных и других методов исследования; 3.3 Лечение инфекционных болезней; химиотерапия и антибиотикотерапия, патогенетическая терапия, комбинированные методы лечения, включая иммунотерапию, оценка показаний, условий применения различных методов лечения; оценка эффективности лечения.

**Этапы исследования.** Написание диссертации проводилось поэтапно. На первом этапе нами были изучены и проанализированы данные литературы по выбранной проблеме. Затем была сформирована тема и цель диссертации. С целью изучения клинико-иммунологических особенностей современного течения скарлатины у детей нами были изучены особенности клиники, течения скарлатины у детей различных возрастных групп, а также выявлены нарушения состояния иммунного статуса и процессов перекисного окисления липидов у больных со скарлатиной и была разработана комплексная иммунохимиотерапия с учетом выявленных нарушений.

**Основная информационная и экспериментальная база.** В работе была изучена научная информация (диссертации, авторефераты, статьи журналов, конференций, симпозиумов) о данном заболевании. Исследования проводились на базе ГУ «Городской медицинский центр имени Ахмедова Карима» г. Душанбе.

**Достоверность диссертационных результатов.** Подтверждается достоверностью данных, достаточным объемом материалов исследования, статистической обработкой результатов исследований и публикациями. Выводы и рекомендации основаны на научном анализе результатов клинико-иммунологических особенностей скарлатины у детей, а также совершенствованы методы терапии.

**Научная новизна.** Впервые в условиях Республики Таджикистан были установлены:

- особенности клиники и течения современной скарлатины в различных возрастных группах;
- особенности показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета при скарлатине у детей в зависимости от возраста, тяжести болезни и в динамике инфекционного процесса. Показано, что скарлатина характеризуется нарушением регуляторных связей между показателями клеточного и гуморального иммунитета с разной степенью выраженности и направленности в зависимости от тяжести болезни, возникновения осложнений. При среднетяжёлой и тяжёлой формах болезни установлено достоверно сниженное количество Т-лимфоцитов (CD 3+) и их субпопуляций (CD 4+ и CD 8+), а при тяжёлых формах - угнетение показателей гуморального звена иммунитета. Установлены достаточно разнонаправленные изменения иммунного статуса у детей различных возрастных групп: в раннем возрасте – первичный иммунный ответ и в старших возрастных группах – депрессия клеточно-гуморальных механизмов защиты;

- особенности состояния перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной системы при скарлатине у детей. Констатировано возрастание уровня малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови на фоне угнетения активности супероксиддисмутазы (СОД) и аскорбиновой кислоты, свидетельствующее о дисбалансе между прооксидантным и антиоксидантным системами.
- совершенствована комплексная иммунохимиотерапия скарлатины у детей с применением иммуномодулятора ликопид.

**Теоретическая ценность исследования** заключается в том, что теоретические, методологические положения, выводы и рекомендации, представленные в диссертации, могут быть использованы в учебном процессе профильных кафедр медицинских ВУЗов.

**Практическая ценность исследования.** Выявленные особенности клинических проявлений и течения скарлатины у детей разного возраста, позволяют практическим врачам своевременно диагностировать заболевание и начать адекватную терапию.

Установленные изменения клеточного и гуморального звеньев иммунитета, состояния процессов ПОЛ и АОЗ при скарлатине у детей позволяют оценить степень тяжести инфекционного процесса, прогнозировать развитие осложнений и исходы болезни. При наиболее выраженных воспалительных процессах в организме развивается усиленная активация системы ПОЛ, идентично уровню которого снижается активность системы АОЗ.

Использование препарата ликопид в терапии скарлатины у детей способствует оптимизации восстановления показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета, а также свободнорадикального статуса.

#### **Положения, выносимые на защиту:**

1. Скарлатина у детей на современном этапе характеризуются высоким удельным весом среднетяжёлых форм болезни с типичным симптомокомплексом, выраженность которого зависит от формы тяжести болезни.

2. При скарлатине у детей наблюдаются выраженные изменения иммунного гомеостаза, проявляющиеся депрессией Т-клеточного звена иммунитета, а при тяжёлых формах болезни - угнетением гуморального звена иммунитета, что подтверждает наличие иммунологической недостаточности в патогенезе скарлатины. В зависимости от возраста больных также установлены достаточно разнонаправленные изменения клеточного и гуморального звеньев иммунитета.

3. При скарлатине развивается оксидативный стресс в связи с дисбалансом между системами ПОЛ и АОЗ организма.

4. Применение в комплексной терапии больных скарлатиной препарата ликопид приводит к более раннему клиническому выздоровлению, нормализации состояния иммунного и свободнорадикального статуса по сравнению с больными, получившими только базисную терапию.

5. Изученные показатели иммунного и свободнорадикального статуса можно использовать как дополнительный критерий оценки тяжести болезни, прогноза тяжёлых форм скарлатины, развития осложнений, а также эффективности методов лечения.

**Личный вклад диссертанта.** Автором лично был выполнен отбор больных, проведено курирование всех больных по теме диссертации, был подготовлен обзор зарубежных и отечественных источников литературы, изучены показатели клеточного и гуморального звеньев иммунитета, а также биохимические показатели сыворотки крови (ПОЛ и АОЗ). Вся полученная информация обработана статистически и проанализирована автором.

**Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов.** Основные положения диссертации доложены и обсуждены на ежегодных научно-практических конференциях с международным участием ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибн Сино» (Душанбе, 2018); научно-практической конференции молодых учёных и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием, (Душанбе, 2018, 2019, 2020) и на заседании межкафедральной экспертной проблемной комиссии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино» (Душанбе, 4 сентября 2020г, протокол №1).

### **Опубликование результатов диссертации.**

По материалам диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 2 в изданиях, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан.

**Структура и объем диссертации.** Диссертация изложена на 113 страницах компьютерного текста, состоит из введения, общей характеристики работы, обзора литературы, материала и методов исследования, 3 глав результатов собственных исследований, главы обсуждения результатов, заключения, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 158 источников (из них 107 отечественных и стран СНГ и 51 зарубежных). Работа содержит 17 таблиц, 7 рисунков.

## **СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

**Материал и методы исследования.** В связи с поставленными в работе задачами нами было обследовано 158 больных детей скарлатиной в возрасте от 1 до 14 лет, находившихся на стационарном лечении в детских инфекционных отделениях ГУ «Городской медицинский центр имени Ахмедова Карима» г. Душанбе.

Контрольную группу составили 20 практически здоровых детей, приближённых к исследуемым группам по возрасту и полу.

Обследуемым больным были проведены общеклинические методы исследования: общий анализ крови, иммунограмма, определение состояния ПОЛ и АОЗ, общий анализ мочи, по показаниям - биохимический анализ крови, рентгенография грудной клетки, электрокардиография.

Диагноз был выставлен на основании эпидемиологического анамнеза, клинической картины и лабораторных методов исследования – бактериологического посева мазков из зева на группу стрептококков.

Количественное определение лейкоцитов и лимфоцитов проводилось на автоматическом гематологическом анализаторе BC-5800 mindray. Определение количества лимфоцитов и их субпопуляций были проведены с помощью набора моноклональных антител (Мед Био Спектр г. Москва).

Определение содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови проводилось методом турбодиметрии на биохимическом анализаторе Cobas Integra 400 plus при использовании реагентов фирмы РОШ Германия. Использовали программу – Quant Assay от производителя Biosan, Латвия.

Для определения показателей ПОЛ и АОЗ в сыворотке крови исследовали содержание малонового диальдегида (МДА), активность супероксиддисмутазы (СОД), а также концентрацию аскорбиновой кислоты. Содержание МДА в сыворотке крови с помощью тиобарбитуровой кислоты было определено по методу И.Д. Стальной, Г.Г. Гаришвили (1977). Активность СОД сыворотки крови определяли методом Beauchamp C., Fridovich J. (1971) с небольшими изменениями.

Показатели клеточного, гуморального иммунитета, исследование показателей ПОЛ и АОЗ сравнивали с показателями контрольной группы.

Обработка статистических данных проводилась с помощью пакета прикладных программ «Statistica 10.0» (StatSoftInc., США). Для оценки нормальности распределения количественных данных в работе применялись расчётные (критерий Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилка) методы.

### **Результаты исследований**

Нами было обследовано 158 больных детей скарлатиной, в возрасте от 1 до 14 лет, госпитализированных в детское инфекционное отделение ГУ «Городской медицинский центр имени Ахмедова Карима» г. Душанбе в период 2017-2019гг.

Распределение больных скарлатиной по возрастным группам в зависимости от тяжести болезни представлено в таблице 1.

**Таблица 1. - Распределение больных скарлатиной по возрастным группам и формам тяжести**

<b>Форма тяжести болезни</b>	<b>Количество больных</b>	<b>Возраст (лет)</b>		
		<b>От 1 до 3</b>	<b>От 3 до 7</b>	<b>От 7 до 15</b>
Лёгкая форма	16 (10,1%)	6 (18,75%)	10 (11%)	-
Среднетяжёлая форма	108 (68,4%)	23 (71,9%)	64 (70,3%)	21 (60%)
Тяжёлая форма	34(21,5%)	3(9,4%)	17 (18,7%)	14 (40%)*, <sup>#</sup>
<b>Всего</b>	<b>158 (100%)</b>	<b>32 (100%)</b>	<b>91 (100%)</b>	<b>35 (100%)</b>

*Примечание:* \* $p_1 < 0,05$  – статистическая значимость различия показателей по сравнению с таковыми в группе детей до 3 лет; <sup>#</sup> $p_2 < 0,05$  – статистическая значимость различия показателей по сравнению с таковыми в группе детей от 3 до 7 лет.

Как видно из таблицы 1, все обследованные больные со скарлатиной были разделены на 3 группы в зависимости от тяжести болезни: лёгкая форма у 16

(10,1%) больных, среднетяжёлая – у 108 (68,4%) детей и тяжёлая – у 34 (21,5%) больных. Лёгкая форма заболевания наблюдалось у детей раннего и дошкольного возраста (18,75% и 11%), а у детей школьного возраста наблюдались среднетяжёлая и тяжёлая формы болезни (60% и 40% соответственно).

При лёгкой форме скарлатины с умеренно выраженным симптомами интоксикации была отмечена субфебрильная температура тела с продолжительностью до  $2,7 \pm 0,2$  дней. Симптомы интоксикации проявлялись в виде слабости (31,2%), нарушения аппетита (43,7%), головных болей (37,5%), а также тошноты и рвоты – у 43,7% и 31,2% больных. Синдром острого тонзиллита характеризовался болями в горле у 31,2% больных, умеренной гипертрофией нёбных миндалин, ограниченной гиперемией зева и слизистой оболочки рогоглотки разной интенсивности, а также незначительным увеличением подчелюстных и тонзиллярных лимфатических узлов (37,5%). У всех больных была выявлена катаральная ангина.

У всех больных наблюдалась характерная сыпь с типичной локализацией на гиперемированном фоне (50%), у остальных – на неизмененном фоне кожи. Бледный носогубный треугольник был отмечен у 56,25% больных. У более половины больных высыпания сопровождались зудом кожи.

У 56,25% больных наблюдались типичные изменения языка. В первые  $4,9 \pm 0,1$  дней заболевания преобладала симпатикус-фаза.

В дальнейшем отмечалось последовательное угасание симптомов болезни. Первыми угасали симптомы интоксикации. Сыпь держалась  $4,1 \pm 0,2$  дней. Воспалительные изменения в зеве сохранялись недолго. У 43,7% больных на  $7,4 \pm 0,2$  день болезни отмечалось шелушение кожи на концевых фалангах пальцев рук и ног, ладонях, подошвах и туловище.

При среднетяжёлой форме болезни наблюдались выраженные симптомы интоксикации и поражение центральной нервной системы и достоверно сохранялись более длительно ( $p_1 < 0,001$ ). Нарушение сна в виде сонливости наблюдалось почти у половины обследованных детей и в среднем продолжалось до  $4,4 \pm 0,2$  дней. У 12% больных наблюдалось также беспокойство.

У большинства (80,5%) больных была отмечена лакунарная ангина, катаральная ангина у 9,2 % больных, а у остальных – фолликулярная ангина, боли в горле – у 90,7% больных, гипертрофия нёбных миндалин, пальпировались болезненные и увеличенные подчелюстные и тонзиллярные лимфатические узлы (81,5%). Воспалительные изменения в рогоглотке постепенно подвергались обратному развитию.

При среднетяжёлой форме скарлатины появление сыпи в первый день болезни отмечалось в 92,6% случаев, а в остальных случаях – на второй и более дней болезни. Мелкоточечная сыпь с типичной локализацией на фоне гиперемии наблюдалась у всех больных. Только у двух больных наряду с мелкоточечной сыпью была отмечена милиарная сыпь. Зуд кожи наблюдался у 84,3% больных. Носогубный треугольник был бледным и чистым. Симптом Пастиа наблюдался в естественных складках лишь у 30,6 % пациентов. Стойкий белый дермографизм был положительным. Длительность периода высыпаний составила  $7,1 \pm 0,1$  дней.

На  $9,9 \pm 0,4$  день болезни у 70,4% больных детей наблюдалось шелушение кожных покровов.

«Малиновый язык» был отмечен у 78,7% больных на  $4,9 \pm 0,1$  день болезни. Боли в животе различной интенсивности отмечены у 9,3% детей. Увеличение размеров печени констатировано у 11,1% больных.

При среднетяжёлой форме скарлатины также в первые  $5,1 \pm 0,1$  дней болезни преобладала симпатикус-фаза. Систолический шум на верхушке сердца был выявлен у 9,3% больных. В 23,1% случаев была отмечена транзиторная лейкоцитурия и протеинурия.

При среднетяжёлой форме болезни осложнения наблюдались в 13% случаев.

Тяжёлые формы болезни протекали с ярко выраженным симптомами интоксикации и поражением центральной нервной системы. В разгар болезни достоверно чаще встречались такие симптомы интоксикации, как головные боли, боли в конечностях, рвота ( $p_2 < 0,05$ ), а также нарушение сна ( $p_2 < 0,001$ ). Стали регистрироваться такие симптомы как судороги (8,8%), нарушение сознания (14,7%) и диарея (41,2%). Сыпь была обильная, иногда с цианотичным оттенком, нередко геморрагическая. Симптом Филатова был положительным. Линии Пастия в местах естественных складках достоверно чаще наблюдались у больных с тяжёлой формой болезни ( $p_2 < 0,05$ ). У большинства больных высыпания сопровождались зудом кожи.

Достоверно продолжительнее был период высыпания и составил  $8,0 \pm 0,4$  дней ( $p_1 < 0,001$ ). У 88,2% больных на  $10,3 \pm 0,6$  день болезни наблюдалось шелушение кожи.

Местный воспалительный процесс в зеве проявлялся болями в горле (94,1%), ангиной (лакунарной и фолликулярной), выраженным регионарным лимфаденитом (88,2%). Воспалительные изменения в ротовой полости также подвергались обратному развитию постепенно: ангина исчезала на  $8,3 \pm 0,3$  день, регионарный лимфаденит – на  $8,5 \pm 0,4$  день болезни.

У 91,2% больных наблюдался «малиновый язык», также достоверно чаще наблюдались боли в животе и увеличение размеров печени ( $p_2 < 0,05$ ;  $p_2 < 0,01$ ).

На первой неделе болезни ( $5,1 \pm 0,2$  день) преобладала симпатикус-фаза. При тяжёлой форме болезни достоверно чаще выслушивался систолический шум на верхушке сердца ( $p_2 < 0,05$ ).

Транзиторная лейкоцитурия и умеренная протеинурия, а также эритроцитурия была выявлена в 35,3% случаев.

При тяжёлой форме болезни гладкое течение отмечалось в 46,8% случаев, в остальных случаях (53,2%) – негладкое течение.

Все больные скарлатиной проходили общеклиническое обследование, включавшее общий анализ крови, общий анализ мочи, общий анализ кала и по показаниям – биохимический анализ крови, рентгенография грудной клетки, электрокардиография.

Электрокардиографическое исследование проводилось 25 больным со среднетяжёлой и тяжёлой формами скарлатины, только у 7 больных отмечались нарушения на электрокардиограмме. Были отмечены – синусовая тахикардия,

нарушение процессов реполяризации, неполная блокада правой ножки пучка Гисса.

Анализ результатов гематологического обследования в периоде разгара болезни выявил типичные признаки бактериальной инфекции – лейкоцитоз, нейтрофиллэз, со сдвигом формулы влево, лимфопению, моноцитоз и ускоренную скорость оседания эритроцитов. Выраженность изменений со стороны периферической картины крови также зависела от форм тяжести болезни.

Сравнительный анализ клинического течения скарлатины у детей различных возрастных групп показал, что тяжёлые формы болезни чаще с развитием осложнений встречались у детей школьного возраста.

**Так у детей раннего возраста** скарлатина характеризовалась острым началом болезни с повышением температуры тела до фебрильных (56,2%), иногда до субфебрильных и перитических цифр (37,5% и 6,25%). Симптомы интоксикации характеризовались слабостью, нарушением сна и аппетита, головной болью (34,4; 37,5; 31,2 и 28,1% соответственно), тошнотой (28,1%), рвотой (25%). У 43,7% больных также было отмечено беспокойство. У детей раннего возраста в отличие от других возрастных групп не наблюдались такие симптомы как судороги, нарушение сознание, боли в конечностях, в животе, а также диарея.

Боли в горле достоверно реже наблюдались у детей раннего возраста в отличие от других возрастных групп. У половины обследованных больных раннего возраста ангина носила катаральный характер. Регионарный лимфаденит был отмечен у 12,5% больных.

Сыпь чаще была необильная (71,8%), на фоне гиперемии кожи, иногда на неизмененном фоне кожи (18,75%), с типичной локализацией была отмечена у всех больных. Линии Пастия наблюдались у 34,4% больных. Бледный носогубный треугольник был выявлен у 68,7% больных.

На второй неделе болезни наблюдалось шелушение кожи у 12,5% больных. «Малиновый язык» наблюдался у 15,6% больных данного возраста. Увеличение печени было отмечено у 9,4% больных.

В остром периоде болезни в среднем в первые 5 дней преобладала симпатикус-фаза. Систолический шум на верхушке сердца выслушивался у 6,3% больных.

У детей раннего возраста заболевание протекало гладко у 81,2% больных, а у остальных отмечено негладкое течение.

**У детей дошкольного возраста** скарлатина также чаще протекала в среднетяжёлой форме (70,3%). Во всех случаях наблюдалось острое начало болезни с повышением температуры тела до фебрильных (73,6%), реже субфебрильных (17,6%) и перитических цифр (8,8%). Интоксикационный синдром проявлялся в виде слабости (85,7%), тошноты (83,5%), рвоты (81,3%), головных болей (92,3%), нарушения сна (85,7%), отсутствия аппетита (83,5%), болями в конечностях (25,3%).

Местный воспалительный процесс в зеве проявлялся болями в горле (94,5%), гнойной ангиной, реже катаральной (11%), регионарный лимфаденит был

выраженным. У всех больных наблюдалась мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне кожи в типичных для скарлатины местах локализации. Только у двух больных на фоне мелкоточечной сыпи была отмечена милиарная сыпь.

У детей дошкольного возраста в отличие от детей раннего возраста достоверно чаще наблюдались симптом Филатова и шелушение кожи ( $p_1 < 0,01$ ). У всех больных в первые 5 дней болезни также была отмечена симпатикус-фаза. Систолический шум на верхушке сердца отмечался у 7,7% больных.

Желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота, боли в животе, малиновый язык достоверно чаще наблюдались у детей данной возрастной группы. Увеличение печени наблюдалось в 14,3% случаев.

У детей дошкольного возраста заболевание имело гладкое течение в 81,3 % случаев, не гладкое – в 18,7% случаев.

**У детей школьного возраста** заболевание имело острое начало с повышением температуры тела до фебрильных цифр у большинства больных и редко – до пиретических и субфебрильных цифр (11,4%; 5,7%). В данной возрастной группе заболевание протекало, преимущественно, в среднетяжелой форме (60%).

Все характерные клинические симптомы болезни были очень ярко выражены – симптомы интоксикации, сыпь, острый тонзиллит с регионарным лимфаденитом.

Стали регистрироваться такие симптомы, как судороги (8,6%), нарушение сознания разной степени выраженности (14,3%), диарея (40%), не выявленные у детей раннего и дошкольного возраста.

Местный воспалительный процесс в зеве проявлялся болями в горле (97,1%), гнойной ангиной, выраженным регионарным лимфаденитом.

Сыпь была обильная, на фоне яркой гиперемии кожи, иногда с цианотичным оттенком, нередко геморрагическая.

У всех больных в первые 5 дней болезни также была отмечена симпатикус-фаза. Систолический шум на верхушке сердце также достоверно чаще выслушивался в отличие от других возрастных групп.

По сравнению с другими возрастными группами изменения со стороны сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта у детей школьного возраста были выраженными. У детей школьного возраста заболевание имело гладкое течение в 77,1 % случаев.

Для оценки состояния иммунного статуса определяли маркеры лимфоцитов периферической крови, а также фракции сывороточных иммуноглобулинов у 43 детей со скарлатиной в динамике болезни.

Состояние иммунного статуса у больных в зависимости от тяжести болезни представлено в таблице 2.

Как видно из данной таблицы, у больных легкой формой скарлатины в разгаре болезни наблюдалось достоверное снижение показателей зрелых Т-лимфоцитов и Т-хелперов (CD 4+) по сравнению с контрольной группой (CD 3+ –  $45,7 \pm 1,75$  против  $60,2 \pm 5,1\%$ ,  $p_k < 0,05$ ; CD 4+ –  $27,7 \pm 0,99$  против  $46,8 \pm 5,21\%$ ,

$p_k < 0,01$ ), при сохранном уровне CD8+, CD20+ и CD95+. К периоду реконвалесценции у больных легкой формой болезни наблюдалось достоверное повышение исходно сниженного содержания Т-лимфоцитов ( $p < 0,05$ ) на фоне низкого содержания Т-хелперов (CD4+).

**Таблица 2. - Показатели клеточного и гуморального иммунитета у больных скарлатиной в зависимости от тяжести болезни**

Показатель	Контрольная группа (n=20)	Форма тяжести			Критерий Краскела-Уоллиса
		Легкая (n=10)	Среднетяжёлая форма(n=23)	Тяжёлая (n=10)	
<b>Разгар болезни</b>					
Ig M	1,17±0,13	1,37±0,23	1,06±0,13	0,89±0,15 $p_k < 0,05$	>0,05
Ig A	1,11±0,15	0,97±0,2	0,83±0,12	0,91±0,1	>0,05
Ig G	9,85±1,51	7,27±0,87 $p_k < 0,05$	5,43±0,39 $p_k < 0,001$	5,06±0,71 $p_k < 0,01$	>0,05
CD 3	60,2±5,1	45,7±1,75 $p_k < 0,05$	41,78±1,29 $p_k < 0,001$ $p_1 > 0,05$	39,4±0,92 $p_k < 0,001$ $p_1 < 0,01$ $p_2 > 0,05$	<0,05
CD 4	46,8±5,21	27,7±0,99 $p_k < 0,01$	25,48±0,65 $p_k < 0,001$	24,1±0,57 $p_k < 0,01$	>0,05
CD 8	20,34±3,09	18,2±1,03	14,3±0,82 $p_k < 0,05$ $p_1 < 0,01$	14,7±0,88 $p_k < 0,05$ $p_1 < 0,05$ $p_2 > 0,05$	<0,05
CD 20	18,24±1,7	18,7±0,91	17,13±0,53	16,7±0,58	>0,05
CD 95	30,13±4,34	23,0±0,67	21,65±1,17	22,9±1,6	>0,05
<b>Период реконвалесценции</b>					
Ig M	1,17±0,13	1,64±0,29	1,41±0,12***	1,11±0,15	>0,05
Ig A	1,11±0,15	1,51±0,17*	1,03±0,1*** $p_1 < 0,05$	1,0±0,13 $p_1 < 0,05$ $p_2 > 0,05$	<0,05
Ig G	9,85±1,51	12,27±1,16**	8,49±0,89*** $p_1 < 0,05$	8,4±1,09* $p_1 < 0,05$ $p_2 > 0,05$	<0,05
CD 3	60,2±5,1	52,3±1,33*	50,65±1,83*** $p_k < 0,05$	45,5±1,99* $p_k < 0,05$	>0,05
CD 4	46,8±5,21	33,1±1,16* $p_k < 0,05$	32,43±1,36*** $p_k < 0,01$	28,1±1,61* $p_k < 0,01$	>0,05
CD 8	20,34±3,09	20,3±0,5	20,0±0,87**	17,6±0,99*	>0,05
CD 20	18,24±1,7	22,0±1,07 $p_k < 0,05$	21,13±0,75** $p_k < 0,05$	22,1±1,22* $p_k < 0,05$	>0,05
CD 95	30,13±4,34	21,6±1,64	23,0±0,93	19,7±0,94	>0,05

*Примечание:  $p_k$  – статистическая значимость различия показателей по сравнению с таковыми в контрольной группе;  $p_1$  – статистическая значимость различия показателей по сравнению с таковыми при легкой форме;  $p_2$  – статистическая значимость различия показателей по сравнению с таковыми при среднетяжёлой форме (по U-критерию Манна-Уитни); \* $p < 0,05$ ; \*\* $p < 0,01$ ; \*\*\* $p < 0,001$  – статистическая значимость различия показателей по сравнению с таковыми до лечения (по T-критерию Вилкоксона)*

Концентрация сывороточных Ig A и M не отличалась от таковых показателей здоровых детей. Однако концентрация Ig G в сыворотке крови была достоверна ниже по сравнению к показателям здоровых детей ( $p_k < 0,05$ ), с повышением к периоду реконвалесценции ( $p < 0,01$ ), что, скорее всего, связано с процессом элиминации возбудителя и адекватным иммуногенезом.

При среднетяжёлой форме скарлатины в разгар болезни наблюдалось снижение количества CD 3+, CD 4+ и CD 8+ по сравнению с показателями здоровых детей ( $p_k < 0,001$ ;  $p_k < 0,05$ ). К периоду реконвалесценции отмечалось достоверное повышение уровня CD 3+, CD 4+ и CD 8+, но все еще сохранялся достоверно низкий по сравнению с контрольной группой уровень CD 3+ и CD 4+.

Гуморальное звено иммунитета у больных со среднетяжёлой формой скарлатины в остром периоде болезни характеризовалось достоверно низкими показателями Ig G ( $5,43 \pm 0,39$  г/л против  $9,85 \pm 1,51$  г/л в контрольной группе,  $p_k < 0,001$ ) и Ig A ( $0,83 \pm 0,12$  г/л против  $1,11 \pm 0,15$  г/л в контрольной группе,  $p_k < 0,05$ ). Концентрация Ig M не отличалась от таковых у контрольной группы, что также свидетельствует о низкой продукции этого класса антител. В динамике болезни (в периоде реконвалесценции) отмечалось достоверное повышение показателей всех классов иммуноглобулинов (M, A, G) в сыворотке крови, свидетельствующее об активации гуморального звена иммунитета в ходе инфекционного процесса.

При тяжёлых формах в остром периоде болезни было выявлено более выраженное угнетение показателей клеточного звена иммунитета, достоверно отличающееся как от контрольной группы, так и от лёгкой формы болезни. Достоверной разницы по сравнению со среднетяжёлой формой болезни не было выявлено. К периоду реконвалесценции было отмечено достоверное повышение количества CD 3+, CD 4+ и CD 8+ по сравнению с предыдущим периодом болезни ( $p < 0,05$ ), однако количество CD 3+ и CD 4+ оставалось достоверно сниженным по сравнению с показателями здоровых детей ( $p_k < 0,05$ ;  $p_k < 0,01$ ).

Кроме того, отмечалось достоверно выраженное угнетение синтеза ранних антител (Ig M  $0,89 \pm 0,15$  г/л против  $1,17 \pm 0,13$  г/л в контрольной группе,  $p_k < 0,05$ ), а также снижение концентрации Ig A ( $0,91 \pm 0,1$  г/л против  $1,11 \pm 0,15$  г/л в контрольной группе,  $p_k < 0,05$ ) и Ig G ( $5,06 \pm 0,71$  г/л против  $9,85 \pm 1,51$  г/л в контрольной группе,  $p_k < 0,01$ ) в сыворотке крови, что свидетельствовало о низкой продукции всех классов иммуноглобулинов (A, M и G) при данной форме тяжести болезни, что может свидетельствовать о выраженных иммунопатологических сдвигах при тяжёлых формах болезни. Так можно считать, что степень тяжести нарушений иммуногенеза отражала степень тяжести заболевания.

Выявлена обратная корреляционная связь между показателями концентрации иммуноглобулинов и тяжестью болезни, т.е. с нарастанием тяжести болезни уменьшается уровень сывороточных иммуноглобулинов ( $r = -0,31$ ).

Особый интерес представляло изучение нарушений иммунного статуса у детей различных возрастных групп.

**У детей раннего возраста** в разгаре болезни наблюдалось более значительное угнетение показателей клеточного звена иммунитета – CD 3+ CD4+ и CD8+ ( $40,56 \pm 1,58$  против  $57,6 \pm 2,2$  % в контрольной группе,  $p_k < 0,001$ ;

$24,89 \pm 0,89$  против  $46,1 \pm 1,6\%$  в контроле,  $p_k < 0,001$ ;  $15,33 \pm 0,88$  против  $24,7 \pm 1,8\%$  в контроле,  $p_k < 0,001$ ), при сохранённом уровне CD 20+ и CD 95+.

К периоду реконвалесценции отмечалось достоверное повышение уровня CD 3+ CD4+ и CD8+ по сравнению с предыдущим периодом болезни, однако уровень CD4+ и CD8+ оставался достоверно сниженным по сравнению с показателями здоровых детей ( $p_k < 0,001$ ,  $p_k < 0,05$ ).

У детей данного возраста, как в разгар болезни, так и в периоде реконвалесценции отмечалось достоверное повышение содержания Ig M по сравнению с контрольной группой ( $p_k < 0,05$ ), однако достоверных различий в содержании Ig A не было выявлено. Концентрация иммуноглобулина G достоверно была ниже по сравнению с контрольной группой ( $6,49 \pm 0,84$  против  $10,8 \pm 1,1$  г/л в контрольной группе,  $p_k < 0,05$ ), а в периоде реконвалесценции было отмечено возрастание содержания основных классов сывороточных иммуноглобулинов (A и G).

У детей дошкольного возраста в разгаре болезни было снижено содержание зрелых Т-лимфоцитов и Т-хелперов (CD 3+ и CD4+) по сравнению с контрольной группой ( $42,46 \pm 1,18$  против контроля  $60,2 \pm 5,1\%$ ,  $p_k < 0,05$ ;  $25,46 \pm 1,18$  против контроля  $46,8 \pm 5,21\%$ ,  $p_k < 0,01$ ), а в периоде реконвалесценции данные показатели повысились, однако не достигли значений контрольной группы. При изучении концентрации иммуноглобулинов (A, M и G) существенных различий по отношению к контрольной группе не было выявлено, в то же время в периоде реконвалесценции было отмечено достоверное повышение данных показателей в динамике болезни.

У детей школьного возраста в периодах разгара и реконвалесценции отмечалось достоверное снижение уровня CD3+ и CD4+ при относительно сохранном уровне CD8+, CD20+ и CD95+. Концентрация сывороточных иммуноглобулинов A и M в периоде разгара болезни у детей школьного возраста, в отличие от детей раннего и дошкольного возраста имели тенденцию к снижению, а концентрация иммуноглобулина G была достоверна снижена по сравнению с контрольной группой ( $p_k < 0,001$ ). В периоде реконвалесценции данные показатели возрастали до уровней нормальных значений.

В данной возрастной группе было отмечено наиболее выраженное угнетение как клеточного, так и гуморального звеньев иммунитета, так как тяжёлые формы болезни были выявлены у детей данной возрастной группы, а также в 17,1% случаев отмечалось негладкое течение болезни.

Для оценки состояния ПОЛ и АОЗ в сыворотке крови были изучены следующие параметры: МДА, СОД и аскорбиновая кислота.

Полученные результаты показали, что наиболее высокие значения конечного продукта ПОЛ – МДА отмечались в остром периоде заболевания при тяжёлой ( $3,41 \pm 0,36$  мкмоль/л) форме болезни, достоверно отличаясь от контрольной группы ( $p_1 < 0,001$ ). При среднетяжёлой форме заболевания по сравнению с контрольной группой наблюдалось не достоверное повышение уровня МДА в сыворотке крови ( $p_1 > 0,05$ ).

В периоде реконвалесценции отмечалось снижение содержания вторичных продуктов переокисления – МДА, который, однако, не достигал контрольных величин, следовательно, повышались концентрации СОД и аскорбиновой кислоты в сыворотке крови, но при тяжёлых формах эти показатели оставались достоверно сниженными по сравнению с контрольной группой.

При изучении активности внутриклеточного антиоксиданта СОД в сыворотке крови у больных детей скарлатиной в остром периоде при среднетяжёлой форме болезни отмечалось снижение активности изучаемого фермента в 1,6 раза по сравнению с контрольной группой ( $17,62 \pm 1,13$  усл.ед), а после лечения - в стадии реконвалесценции его уровень варьировал почти в пределах физиологической нормы. У больных с тяжёлой формой скарлатины в остром периоде отмечалось значительное снижение активности СОД ( $8,37 \pm 0,14$  усл.ед.  $p_1 < 0,001$ ) по сравнению с контрольной группой ( $17,62 \pm 1,13$  усл.ед.) и по сравнению со среднетяжёлой формой заболевания ( $10,52 \pm 0,2$  усл.ед  $p_2 > 0,05$ ). В стадии реконвалесценции отмечалось повышение уровня активности СОД до  $12,09 \pm 0,22$  усл.ед.

При изучении активности аскорбиновой кислоты в сыворотке крови у больных в остром периоде при среднетяжёлой форме болезни отмечалось снижение её активности почти в 2 раза по сравнению с контрольной группой ( $79,42 \pm 4,51$  ммоль/л), а в стадии реконвалесценции отмечалось повышение уровня активности этого биоантисиданта до  $67,8 \pm 1,88$  ммоль/л, а у больных с тяжёлой формой болезни в остром периоде констатировано снижение активности аскорбиновой кислоты  $37,83 \pm 3,54$  ммоль/л  $p_1 < 0,001$ , по сравнению с контрольной группой ( $79,42 \pm 4,51$  ммоль/л), а в стадии выздоровления отмечалось повышение уровня активности аскорбиновой кислоты до  $66,0 \pm 1,31$  ммоль/л.

При проведении корреляционного анализа между содержанием МДА в сыворотке крови больных скарлатиной и тяжестью болезни была выявлена прямая корреляционная связь ( $r=0,63$ ), то есть интенсивность свободнорадикальных процессов отражала тяжесть заболевания. Также при проведении корреляционного анализа между содержанием антиоксидантов и тяжестью болезни была выявлена умеренная отрицательная корреляционная связь ( $r=-0,43$ ).

Длительно сохраняющийся дисбаланс в системе ПОЛ/АОЗ при тяжёлых формах болезни может быть ответственным за развитие осложнений.

Обращало на себя внимание угнетение показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета при среднетяжёлых и тяжёлых формах болезни, что определяет целесообразность проведения адекватной иммунокорригирующей терапии при данных формах тяжести болезни. В связи с этим, с целью ускорения клинического выздоровления, восстановления нарушенных иммунорегуляторных механизмов, предупреждения или снижения частоты осложнений, в дополнение к базисной терапии был включен иммуномодулятор «Ликопид». По структуре ликопид является синтетическим аналогом минимального биологически активного фрагмента пептидогликана клеточной стенки бактерий. Попадая в организм человека, связывается со

специфическими центрами в эндоплазме Т-лимфоцитов и фагоцитов, вследствие чего происходит стимуляция активности моноцитов и макрофагов, запускает все звенья антиинфекционной иммунной защиты организма: фагоцитоз, цитотоксическую активность макрофагов, естественных киллеров и клеточный и гуморальный иммунитет.

Нами изучены результаты показателей специфического иммунитета 45 больных со среднетяжёлой и тяжёлой формами скарлатины (первая группа), в комплексное лечение которых был включен иммуномодулятор ликопид. Ликопид назначали детям в возрасте от 2 до 14 лет для приема внутрь в форме таблеток (1 мг) сублингвально за 30 минут до еды по 1мг 2 раза в день в течение 10 дней. В контрольную группу (вторая группа) вошли 33 ребёнка с соответствующей патологией, сходным половозрастным составом, получающие только базисную терапию.

Результаты клинических исследований показали, что включение иммунотропного препарата ликопида в комплексную терапию больных основной группы ускоряло клиническое выздоровление. Включение ликопида в терапию больным первой группы позволило добиться более ранней, чем во второй группе, нормализации температуры тела ( $p<0,001$ ).

Также наблюдалось достоверное сокращение сроков исчезновения симптомов интоксикации и местного воспалительного процесса в зеве у больных первой группы.

Так, слабость исчезла у больных первой группы на  $3,78\pm0,17$  день от начала терапии, во второй группе – на  $5,76\pm0,23$  день лечения ( $p<0,001$ ).

Головные боли у больных первой группы исчезли на  $2,18\pm0,22$  день, а во второй группе - на  $4,52\pm0,37$  день от начала терапии ( $p<0,001$ ).

Продолжительность других симптомов интоксикации – тошнота, рвота, нарушение сна и аппетита, также были достоверно короче у больных первой группы ( $p<0,001$ ) по сравнению со второй группой.

У больных первой группы по сравнению со второй группой острый тонзиллит также достоверно быстрее подвергался обратному развитию: боли в горле у больных первой группы исчезли на  $2,18\pm0,11$  день ( $p<0,001$ ), а во второй группе на  $3,67\pm0,16$  день терапии, ангина невилировалась в среднем на  $4,09\pm0,15$  день ( $p<0,001$ ) терапии у больных первой группы и на  $5,76\pm0,17$  день лечения во второй группе, регионарный лимфаденит также исчезал быстрее у больных первой группы ( $p<0,001$ ).

Сроки исчезновения сыпи были одинаковыми у обоих групп. Зуд кожи исчезал быстрее у больных первой группы.

Сокращение размеров печени также быстрее происходило у больных первой группы ( $p<0,001$ ).

Положительным моментом является тот факт, что в группе больных, находившихся на комплексной иммунохимиотерапии, частота развития осложнений была низкой по сравнению с группой больных, получивших только базисную терапию. Так, у двух больных первой группы были отмечены осложнения в виде пиелонефрита и лимфаденита. Наряду с этим, у восьми


больных второй группы наблюдались следующие осложнения: лимфаденит у 3 больных, стоматит у одного больного, пиелонефрит у двух больных, бронхопневмония также в двух случаях.

Клиническая эффективность ликопида сопровождалась иммунокорригирующим его влиянием на различные звенья иммунной системы.

Анализ сравнительных исследований показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета показал, что в остром периоде болезни (до начала лечения) не было выявлено достоверной разницы у исследуемых групп, свидетельствующих о сопоставимости сравниваемых групп.

К периоду реконвалесценции на фоне проведения терапии наблюдалось повышение концентрации Т-клеток и их субпопуляций у больных первой группы, что выражалось в достоверном повышении количества Т-лимфоцитов (CD3+) ( $62,58 \pm 0,7$  против  $49,87 \pm 1,17\%$ ,  $p < 0,001$ ) и их субпопуляций – CD4+ ( $39,0 \pm 0,55$  против  $31,58 \pm 0,9\%$ ,  $p < 0,001$ ), CD20+ ( $24,0 \pm 0,56$  против  $21,56 \pm 0,54\%$ ,  $p < 0,01$ ).

В периоде реконвалесценции на фоне терапии с включением ликопида, в отличие от базисного лечения, также отмечалось достоверное возрастание концентрации сывороточных иммуноглобулинов А, М, G ( $1,93 \pm 0,29$  против  $1,14 \pm 0,08\text{г/л}$ ,  $p < 0,001$ ;  $2,59 \pm 0,29$  против  $1,38 \pm 0,1\text{г/л}$ ,  $p < 0,001$ ;  $12,58 \pm 0,77$  против  $8,97 \pm 0,63\text{г/л}$ ,  $p < 0,001$ ) (Рисунок 1).



**Рисунок 1. - Показатели гуморального иммунитета больных скарлатиной при различных методах лечения**

Положительная динамика наблюдалась и со стороны показателей ПОЛ и АОЗ у больных первой группы (основная группа) по сравнению с контрольной группой.

К периоду реконвалесценции концентрация МДА у больных первой группы снижалась до  $1,88 \pm 0,13$  мкмоль/л, наряду с этим во второй группе была снижена до  $2,14 \pm 0,27$  мкмоль/мл.

В сравниваемых группах более раннее увеличение активности СОД отмечено у детей первой группы, находящихся на комплексной иммунохимиотерапии ( $16,24 \pm 0,08$  против  $12,17 \pm 0,14$  усл. ед. на фоне базисной терапии,  $p < 0,001$ ).

Также к периоду реконвалесценции у больных первой группы концентрация аскорбиновой кислоты в сыворотке крови достоверно повышалась как по сравнению с предыдущим периодом болезни ( $p<0,001$ ), так и по сравнению со второй группой больных ( $p<0,01$ ).

Таким образом, применение ликопида в терапии скарлатины у детей позволило добиться более ранней нормализации иммунных нарушений, а также оксидантно-антиоксидантного статуса.

Учитывая наличие иммунодефицитного состояния при тяжёлой форме скарлатины у детей патогенетически обоснованным является применение современных иммуномодуляторов, в частности ликопида, что позволяет уменьшить частоту осложнений.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ

1. Скарлатина у детей на современном этапе протекает, преимущественно, в среднетяжёлой форме (68,4%), с характерной клинической симптоматикой без перехода симпатикус-фазы на вагус и развитием осложнений в 19,6% случаев. Основными клиническими маркёрами скарлатины у детей старшего возраста являлись обильная сыпь (100%), выраженная интоксикация (100%) с развитием синдрома нейротоксикоза (14,3%), нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. У детей раннего возраста – не ярко выраженная интоксикация (37,5%), редкое развитие регионарного лимфаденита (12,5%), шелушение кожи (12,5%), малиновый язык (15,6%), яркая и обильная мелкоточечная сыпь (28,2%) [3-А, 4-А, 12-А, 14-А, 16-А, 17-А].
2. При скарлатине установленные иммунологические сдвиги коррелируют с тяжестью патологического процесса, характеризуются, преимущественно, депрессией клеточных механизмов защиты, а при тяжёлых формах – гуморального звена иммунитета. Иммунологические сдвиги у детей раннего возраста в разгар болезни характеризуются снижением показателей клеточного звена иммунитета за счёт CD 3<sup>+</sup> ( $40,56\pm1,58\%$ ), CD4+ ( $24,89\pm0,89\%$ ) и CD8<sup>+</sup> ( $15,33\pm0,88\%$ ) лимфоцитов. У детей дошкольного возраста в разгар болезни снижается содержание зрелых Т-лимфоцитов ( $42,46\pm1,18\%$ ) и Т-хелперов ( $25,46\pm1,18\%$ ) по сравнению с контрольной группой, а в период реконвалесценции данные показатели повышаются, однако уровень CD4+ не достигает значений контрольной группы. У детей школьного возраста установлено достоверное снижение количества зрелых Т-лимфоцитов и Т-хелперов, как в остром периоде (CD 3<sup>+</sup> –  $42,8\pm2,17\%$ ; CD 4<sup>+</sup> –  $26,9\pm1,06\%$ ), так и в периоде реконвалесценции (CD 3<sup>+</sup> –  $49,7\pm1,54\%$ ; CD 4<sup>+</sup> –  $30,8\pm1,12\%$ ), а также угнетение синтеза ранних антител (Ig M  $0,89\pm0,21\text{г/л}$ ), достоверное снижение в сыворотке крови содержания Ig G ( $5,9\pm0,83\text{ г/л}$ ) и Ig A ( $0,91\pm0,1\text{ г/л}$ ) по сравнению с контрольной группой [2-А, 5-А, 7-А, 9-А, 11-А, 13-А].
3. Содержание прооксидантных компонентов свободнорадикального окисления (малонового диальдегида) при скарлатине у детей коррелирует с тяжестью болезни, со значительным повышением уровня при тяжёлых формах болезни

( $3,41 \pm 0,36$  мкмоль/л) и постепенным снижением исследуемого показателя в период реконвалесценции ( $2,37 \pm 0,27$  мкмоль/л), но не достигающего контрольных значений. У больных со среднетяжёлой формой скарлатины в остром периоде болезни отмечается снижение активности супероксиддисмутазы в 1,6 раза, а аскорбиновой кислоты в 2 раза по сравнению с контрольными значениями, с нормализацией исследуемых показателей в период реконвалесценции. Антиоксидантная система коррелирует с тяжестью патологического процесса и характеризуется значительным снижением в сыворотке крови активности супероксиддисмутазы ( $8,37 \pm 0,14$  усл.ед.) и аскорбиновой кислоты ( $37,83 \pm 3,54$  ммоль/л) при тяжёлой форме по сравнению с контрольной группой, а в периоде реконвалесценции - постепенное повышение уровня данных показателей, не достигающих контрольных величин [1-А, 6-А, 8-А].

4. Включение в терапию скарлатины иммуномодулятора ликопид, в отличие от базисной терапии, способствует более раннему купированию основных симптомов болезни (лихорадки на  $1,96 \pm 0,21$  день лечения, головной боли через  $2,18 \pm 0,22$  дней, слабости -  $3,78 \pm 0,17$  дней, болей в горле -  $2,18 \pm 0,11$  дней, острого тонзиллита на  $4,51 \pm 0,18$  день лечения), а также восстановлению состояния иммунного статуса (достоверное повышение количества зрелых Т-лимфоцитов ( $62,58 \pm 0,7\%$ ) и их субпопуляций – CD4+ ( $39,0 \pm 0,55\%$ ), CD20+ ( $24,0 \pm 0,56\%$ ) в крови в период реконвалесценции) и процессов ПОЛ (раннее снижение содержания малонового диальдегида ( $1,88 \pm 0,13$  мкмоль/л) и увеличение активности СОД ( $16,24 \pm 0,08$  усл.ед.) и аскорбиновой кислоты ( $75,02 \pm 0,75$  ммоль/л) в сыворотке крови к периоду реконвалесценции) и предотвращению возникновения осложнений (4,4% против 24,2%) [10-А, 15-А].

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ**

1. Возрастные особенности скарлатины у детей следует учитывать для ранней диагностики и проведения своевременного лечения скарлатины. У детей раннего возраста такие классические симптомы как регионарный лимфаденит (12,5%), шелушение кожи (12,5%), малиновый язык (15,6%), яркая и обильная мелкоточечная сыпь (28,2%) встречаются редко, в связи с чем это необходимо учитывать для диагностики болезни. У детей старшего возраста для диагностики и прогноза болезни следует учитывать выраженность интоксикации с развитием синдрома нейротоксикоза, нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

2. При среднетяжёлых и тяжелых формах скарлатины у детей в возрасте от 2 до 14 лет целесообразно в составе комплексной терапии применение иммунотропного препарата «Ликопид» (в форме таблеток (1 мг) сублингвально за 30 минут до еды по 1мг 2 раза в день в течение 10 дней), что способствует более раннему купированию основных симптомов болезни, восстановлению состояния иммунного и свободнорадикального статуса, предотвращению возникновения осложнений.

3. Для прогнозирования тяжести и исходов болезни, целесообразно исследование иммунного статуса и состояния ПОЛ. Раннее снижение показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета, а также повышение концентрации продуктов ПОЛ (малоновый диальдегид) у детей со скарлатиной определяют тяжесть патологического процесса и риск развития неблагоприятных исходов болезни.

## **СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ**

### **Статьи в рецензируемых журналах**

- [1-А] Бобоева, З.Р. Состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у детей со скарлатиной /Н.М. Ходжаева, А.М. Сабурова, З.Р. Бобоева //Ж. «Вестник Авиценны». – Душанбе.- 2019.- Т.21.- №1.- С. 43-47.
- [2-А] Бобоева, З.Р. Особенности иммунного статуса при скарлатине у детей дошкольного возраста /Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева// Вестник академии медицинских наук Таджикистана. – Душанбе.- 2019. - №1.– С.77-82.

### **Статьи и тезисы в сборниках конференции**

- [3-А] Бобоева, З.Р. Клиническая характеристика скарлатины у детей на современном этапе на примере Республики Таджикистан / Н.М. Ходжаева, З. Р. Бобоева// Материалы X Ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням с международным участием.- Москва, 2018.- С. 239.
- [4-А] Бобоева, З.Р. Особенности течения скарлатины у детей различных возрастных групп / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева, М.С. Курбонова // Материалы 66-ой годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино «Роль и место инновационных технологий в современной медицине». – Душанбе.- 2018.-С.708-709.
- [5-А] Бобоева, З.Р. Особенности клеточного иммунного ответа у детей дошкольного возраста при скарлатине / Н.М. Ходжаева, З. Р. Бобоева// Материалы IX Конгресса педиатров стран СНГ «Ребёнок и общество: проблемы здоровья, развития и питания». - Душанбе, 2019.- С. 237-238.
- [6-А] Бобоева, З.Р. Окислительный стресс и состояние антиоксидантной системы у детей со скарлатиной /А.М. Сабурова, Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева // Материалы Республиканской конференции "Достижения современной биохимии".- Душанбе, 2019.- С. 125-129.
- [7-А] Бобоева, З.Р. Показатели гуморального иммунного ответа при скарлатине у детей дошкольного возраста / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева//Материалы XIV научно-практической конференции молодых учёных и студентов с международным участием, посвящённой «Годам развития села, туризма и народных ремёсел».- Душанбе, 2019.- С. 301.
- [8-А] Бобоева, З.Р. Роль оксидативного стресса и антиоксидантной защиты при скарлатине у детей / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева// Материалы XIV научно-практической конференции молодых учёных и студентов с международным

участием, посвящённой «Годам развития села, туризма и народных ремёсел».- Душанбе, 2019.- С. 301.

[9-А] Бобоева, З.Р. Заболеваемость и частота развития осложнений при скарлатине у детей / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева// Материалы XIV научно-практической конференции молодых учёных и студентов с международным участием, посвящённой «Годам развития села, туризма и народных ремёсел».- Душанбе, 2019.- С. 302.

[10-А] Бобоева, З.Р. Клинико-иммунологическая эффективность использования ликопида в лечении скарлатины у детей / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева// Материалы XV научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвящённой «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2020)».- Душанбе, 24 апреля 2020г.- С. 275-276.

[11-А] Бобоева, З.Р. Динамика клеточно-гуморальных факторов защиты при скарлатине у детей раннего возраста / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева // Материалы XV научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвящённой «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2020)».- Душанбе, 24 апреля 2020г.- С. 275.

[12-А] Бобоева, З.Р. Особенности течения скарлатины у детей школьного возраста / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева // Материалы 67-ой годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино – Душанбе.-2019.-С. 355-356.

[13-А] Бобоева, З.Р. Особенности гуморального звена иммунитета при скарлатине у детей/ Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева// Материалы XV научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвящённой «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2020)».- Душанбе, 24 апреля 2020г.- С. 276.

[14-А] Бобоева, З.Р. Клинико-эпидемиологические особенности скарлатины у детей / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева//Материалы XIII научно-практической конференции молодых учёных и студентов с международным участием, посвящённой «Году развития туризма и народных ремёсел».- Душанбе, 2018.- С. 317.

[15-А] Бобоева, З.Р. Клиническая эффективность использования мурамилдипептида (ГМДП) в терапии скарлатины у детей / Н.М. Ходжаева, З. Р. Бобоева// Материалы XII Ежегодного Всероссийского интернет-конгресса по инфекционным болезням с международным участием.- Москва, 2020.- С. 242.

[16-А] Boboeva, Z.R. Scarlatina at children: educational-methodical development/ G.M. Saidmuradova, Z.R. Boboeva - Dushanbe: Avicenna TSMU, 2019.-39p.

[17-А] Бобоева, З.Р. Скарлатина у детей: учебно-методическое пособие / Г.М. Сайдмурадова, З.Р. Бобоева. - Душанбе: Типография ТГМУ, 2018.-49 с.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АОЗ – антиоксидантная защита

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения

МДА – малоновый диальдегид  
СОД – супероксиддисмутаза  
ПОЛ – перекисное окисление липидов  
CD3 – маркер всех звеньев лимфоцитов  
CD4 – маркер лимфоцитов - хелперов  
CD8 – маркер цитотоксических клеток  
CD95 – маркер апоптоза  
Ig – иммуноглобулин

**МДТ «ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ  
АБҶАЛӢ ИБНИ СИНО»**

**УДК: 616.917-053.2;615.37**

**БОБОЕВА ЗӮХРОХОН РАУФОВНА**

**ВИЖАГИҲОИ КЛИНИКИЮ МАСУНИЯТШИНОСИИ МАҲМАЛАКИ  
КӰДАКОН ДАР МАРҲИЛАИ МУОСИР**

**АВТОРЕФЕРАТИ  
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии  
номзади илмҳои тиббӣ  
аз рӯйи ихтисоси 14.01.09 – Бемориҳои сироятӣ**

**Душанбе - 2021**

Таҳқиқот дар кафедраи бемориҳои сироятии кӯдаконаи МДТ “Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино” иљро карда шудааст.

**Роҳбари илмӣ:**

**Хоҷаева Нигина Муродовна** доктори илмҳои тиб, профессори кафедраи бемориҳои сироятии кӯдаконаи МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

**Муқарризони расмӣ:**

**Нуров Рустам Маджидович** доктори илмҳои тиб, директори МД «Маркази ҷумҳуриявии пешгири Ҷумҳурии Ӯзбекистон»

**Матинов Шарофидин Кудбидинович** номзади илмҳои тиб, дотсенти кафедраи бемориҳои сироятии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

**Муассисай пешбар:**

ЦАФ «Донишгоҳи миллии тиббии Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба номи С.Д. Асфендиаров»

Ҳимояи диссертатсия «\_\_\_\_\_» соли 2021 соати «\_\_\_\_\_» дар ҷаласаи шӯрои диссертационии 6D-КОА – 010 назди МТД “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино” баргузор мегардад. Суроға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 139, [www.tajmedun.tj](http://www.tajmedun.tj), +992 935120020.

Бо диссертатсия дар китобхонаи илмии МТД «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино» шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «\_\_\_\_\_» соли 2021 ирсол гардид

**Котиби илмии  
шӯрои диссертационӣ,  
н.и.т.**

**Н.С. Ҷӯраева**

## МУҚАДДИМА

**Мубрамй ва зарурати баргузории таҳқиқот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия.** Сироятҳои стрептококкӣ ҳоло ҳам дар бисёр кишварҳои љаҳон вобаста ба паҳншавии васеи бемориҳо, ки аз стрептококкҳо ба вуљуд меоянд ва зиёни бузурги иљтимоию иқтисодиро ба бор меоранд, яке аз проблемаҳои асосии нигоҳдории тандурустӣ бокӣ мемонанд. [Лобзин Ю.В. 2005; Покровский В.И. ва дигарон, 2006; Краснова Е.И 2015; Тотолян А.А. 2015; Брико Н.И. 2015]. Гуногуни штаммҳои стрептококкҳо, тағйирпазирии гурӯҳҳои серологӣ, пайдошавии шаклҳои гуногуни бемориҳои стрептококкиро муайян мекунад, ки дар байнин онҳо махмалак бартарӣ дорад ва дар байнин кӯдакони синни томактабӣ бештар дучор мешавад. Дар кӯдакон набудани масунияти хифзкунанда ҳангоми сироятшавӣ барои пайдо шудани сироятҳои аввалини стрептококкӣ мусоидат мекунад. Тибқи маълумоти ТУТ ҳамасола 100 млн.нафар сирояти аввалияи шадиди стрептококкиро аз сар мегузаронанд, ки дар байнин онҳо аҳамияти асосиро барои ба вучуд овардани беморӣ стрептококки Ҷ-гемолитикии гурӯҳи серологии А доро мебошад.

Тибқи маълумоти ТУТ 18,1 млн. нафар одамон гирифтори бемориҳои вазнине мебошанд, ки аз стрептококкҳои гурӯҳи А ба вуљуд омадаанд, аз онҳо 15 млн. нафар одамон - бемориҳои ревматикии дил ва то 500 000 беморон - гломерулонефрит мебошанд. Қайд кардан зарур аст, ки ҳамасола 1,5 млн. ҳолати нави гирифторӣ ба бемориҳои стрептококкӣ бақайд гирифта мешавад ва зиёда аз 500 000 нафар ба ҳалокат мерасанд. Дар айни замон бемориҳои стрептококкии ҳалқ дар соҳтори бемориҳои роҳҳои нафаскашӣ пас аз зуком љойи дуюмро ишғол мекунанд [Канкасова М.Н. ва дигарон, 2009; Шербакова М.Ю., 2009]. Тибқи маълумоти оморӣ соли 2008 дар Федератсияи Россия тақрибан 2,8 млн. беморони мубтало бо бемориҳои дорои этиологии стрептококкӣ бақайд гирифта шуда будааст. Гирифткоршавии кӯдакони то синни 14-сола ба бемории махмалак дар солҳои охир 200-250 нафар ба 100 ҳазор нафар аҳолии кӯдакро ташкил дод [Яшук Н.Д., 2011; Леванович В.В., ва дигарон, 2015]. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳтори сирояти аввалияи стрептококкӣ махмалак ҳамчунин љойи асосиро ишғол кардааст. Дар солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи маълумоти омори расмӣ гирифторӣ ба бемории махмалак тамоюл ба афзоиш дорад. Ҷунончи, дар соли 2007-ум 420 нафар бемори гирифтори махмалак, дар соли 2010 – 416 кӯдакони бемор бақайд гирифта шудааст. Аз рӯйи маълумоти баъзе муаллифон дар солҳои охир [Каплина Т.А., Баннова С.Л., ва дигарон, 2015] тамоюл ба вазниншавии клиникӣ ва афзудани миқдори оризаҳо пас аз гузаронидани беморӣ ба назар мерасад, ки бештари вактҳо ба оқибатҳои ҳалокатовар оварда мерасонанд, тибқи дигар таҳқиқот - ба махмалак љараёни бе вазнинӣ хос мебошад [Учайкин В.Ф., ва дигарон, 2013]. Бояд дар хотир дошт, ки ҳатто ҳангоми вазнин набудани љараёни махмалак ҳатари пайдо шудани оризаҳои љиддӣ ва оқибатҳои ҳалокатбор мављуд аст [Романтсов М.Г., 2008; Клейменов Д.А., 2012; Краснова Е.И., 2015].

Ба дарназардошти он далел, ки оқибат ва лъараёни бемориҳои сироятӣ аз мувофиқат доштани ташаккули системаи масунӣ вобаста аст, омӯзиши қонуниятҳои масуниятшиносӣ ҳангоми махмалак дар кӯдакони гурӯҳҳои гуногуни синнусолӣ муҳим арзёбӣ мешавад. Механизмҳои вокунишҳои масуниятшиносӣ ҳангоми махмалак дар кӯдакон бакадри кофӣ омӯхта нашудааст ва тадқиқотро талаб мекунад. Бо онҳо пайдо шудани доираи васеи бемориҳои сироятӣ ва оризаҳои ба вуљудовардаашон иртибот доранд: аз осебҳои маҳдуди узвҳои ГГБ (захрбод, фарингит, отит ва ғ.) ва пӯст (импетиго ва ғ.) то шаклҳои дуюмдараҷаи бемориҳои возеҳи аутоиммунӣ (ревматизм, гломерулонефрит, васкулитҳо), ҳамчунин пайдошавии шаклҳои паҳнгаштаи беморӣ (илтиҳоби шуш, уфунат, остеомиелит, менингит, алоими садамаи сироятию масмумӣ) [McCormick J.K. 2001; C.S.Marshall, et al. 2011; Steer A.C., 2015].

Ғайр аз ин, дар адабиёти илмии барои мо дастрас оид ба тағйироти туршшавии озоди радикалӣ ва иштироки омилҳои муҳофизати зиддиоксидантӣ (МЗО) дар лъараёни раванди сироятӣ ҳангоми махмалак маълумот мавъуд нест. Муқаррар намудани қонуниятҳои масуниятшиносӣ дар робитаи мутақобила бо хусусиятҳои клиникӣ, лъараёни беморӣ ва равандҳои туршшавии перекисии липидҳои мембранаи ҳуљайраҳо барои анъом додани таҳқиқоти мазкур ҳамчун асос хизмат кардаанд.

**Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ.** Дар пажӯҳишҳои сершумори муҳаққиқони Россия ва дигар кишварҳои хориљӣ нишон дода шудааст, ки айни замон дар самти омӯзиши махмалак муваффақиятҳои бузург ба даст оварда шудааст. Барои махмалак паҳншавӣ дар ҳама маҳалҳо хос аст. Осебпазиртарин гурӯҳи синнусолӣ кӯдакони синну соли томактабӣ ва барвақти мактабӣ мебошанд, ки бештар ба муассисаҳои кӯдаконаи томактабӣ мераванд. Манзараи клиникии махмалак дар марҳилаи кунунӣ маъмул будани худро гум накардааст. Дар кишвари мо таҳқиқоти ангуштшумори ба омӯзиши манзараҳои клиникии махмалаки кӯдакон баҳшидашуда мавъуданд. Ҳамчунин, сарфи назар аз он, ки дар замони ҳозира дар масуниятшиносии клиникӣ дастовардҳои бузург ба даст оварда шудааст, аҳамияти механизмҳои вокуниши масунӣ дар имрози беморӣ ба таври кофӣ арзёбӣ нашудааст. Тибқи маълумоти як қатор муаллифон зиддияти танзими ҳалқаҳои масунияти гуморалӣ ва ҳуљайравӣ ҳангоми махмалак дар кӯдакон ба мушоҳида мерасад [Тимофеева Г.А. ва дигарон, 1984; Богданова Л.В. ва дигарон, 2015; Пустинникова С. В., 2008; Тимченко В. Н., 2015]. Ихтилолоти вокуниши масунии ҳар қадоме аз ин механизмҳо ба норасоии функцияҳои эфектории макрофагҳо ва номукаммалии системаи масунӣ боис мегардад. Дар баробари ин дар адабиёти илмӣ танҳо таҳқиқоти лъудогонае [Утенкова Е.О., 1996], ки инъикоскундандаи маълумот оид ба фаъолшавии равандҳои липопероксидатсия ва заифшавии системаи МЗО дар беморони мубтало ба махмалак мавъуданд. Аҳамияти номутавозинии байни системаҳои прооксидантӣ ва зиддиоксидантӣ ҳангоми махмалак дар кӯдакон муқаррар карда нашудааст.

Гуфтаҳои дар боло зикршуда мубрамияти омӯзиши вижагиҳои клиникую масуниятшиносии махмалакро бо дарназардошти синну соли кӯдакон, вазнинӣ ва давраҳои беморӣ, ҳамчунин мақоми озоди радикалӣ муайян мекунанд. Ҳамин

тавр, бояд ташхиси барвақтии клиникӣ ва табобати махмалак бо истифода аз иммуномодулятори ликопид дар кӯдакон бо дар назардошти ихтилолоти масунӣ ва равандҳои озоди радикалии муқаррарнамуда такмил дода шавад.

**Заминаҳои назарияйӣ ва методологии таҳқиқот.** Асосҳои таҳқиқотро омӯзиши вижагиҳои клиникӣ, лъараёни махмалак дар кӯдакони синну соли гуногун, ҳамчунин динамикаи омилҳои муҳофизати ҳуљайравию гуморалӣ ҳангоми махмалак бо дарназардошти синну соли кӯдакон, вазнинӣ ва давраҳои беморӣ ташкил медиҳанд. Арзёбии ҳолати лъараёни туршшавии перекисии липидҳо ҳангоми махмалак дар кӯдакон гузаронида шудааст. Барои иҷро намудани вазифаҳои дар таҳқиқот матраҳшуда аз усулҳои арзёбии нишондиҳандаҳои клиникию озмоишӣ ва афзорӣ, таҳқиқоти ҳолати мақоми масунӣ ва таҳққоти ҳолати масунӣ ва статуси озоди радикалӣ дар кӯдакони мубтало ба махмалак дар динамикаи беморӣ истифода шудааст.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши вижагиҳои клиникию масуниятшиносиии лъараёни муосири махмалак дар кӯдакон бо мақсади муносибгардонии чорабиниҳои ташхисӣ ва муолиљавӣ.

**Объекти таҳқиқот.** Объекти таҳқиқотро 158 нафар қӯдакони гирифтори бемории махмалак дар синну соли аз 1 то 14 сола, ки барои муолиља дар шуъбаҳои сироятии кӯдаконаи МД «Маркази тиббии шаҳрии №1 ба номи Аҳмедов Карим» ш. Душанбе дар давраи солҳои 2017-2019 бистарӣ буданд, ташкил намуданд.

**Мавзӯи таҳқиқот.** Мавзӯи таҳқиқот омӯзиши ҳолати мақоми масунӣ ва озоди радикалӣ дар кӯдакони гирифтори махмалак ва такмил додани табобати комплексӣ бо дарназардошти ихтилолоти ошкоршуда буд.

### Вазифаҳои таҳқиқот:

1. Омӯзиши вижагиҳои клиникӣ, лъараёни махмалак дар кӯдакони гурӯҳҳои гуногуни синнусолӣ.
2. Омӯзиши динамикаи омилҳои муҳофizatii ҳуљайравию гуморалӣ ҳангоми ба махмалак гирифтор шудани кӯдакон.
3. Арзёбии ҳолати равандҳои туршшавии перекисии липидҳо ҳангоми ба махмалак гирифтор шудани кӯдакон.
4. Такмил додани ташхиси барвақтии клиникӣ ва табобати махмалак бо истифода аз иммуномодулятори ликопид дар кӯдакон бо дарназардошти ихтилолоти муқарраршудаи масунӣ ва равандҳои озоди радикалӣ.

**Усулҳои таҳқиқот.** Дар таҳқиқот усулҳои арзёбии нишондиҳандаҳои клиникию озмоишӣ ва афзорӣ ва таҳқиқоти ҳолати мақоми масунӣ ва радикалии озод дар динамикаи беморӣ истифода шудааст.

**Соҳаи таҳқиқот** ба шиносномаи КОА назди Президенти Йүмҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 14.01.09- Бемориҳои сироятӣ ба зербандҳои 3.1. Омӯҳтани хосиятҳои барангезандаҳо, механизмҳои таъсири мутақобилаи барангезандаҳо ба организми бемор; усулҳои ошкор намудани барангезандаҳо; имрози бемориҳои сироятӣ; тағйиротҳои иммунологӣ, патоморфологӣ, биохимиявӣ,

патофизиологі дар организм дар лъараёни пайдошавии беморі; 3.2. Зухуроти клиникии бемориҳои сирояті дар кўдакон бо истифода аз усулҳои клиникӣ, озмоишӣ, инструменталӣ ва дигар усулҳои таҳқиқот; 3.3. Табобати бемориҳои сирояті; кимиёддармонӣ ва антибиотикдармонӣ, табобати патогенетикӣ, усулҳои омехтаи табобат, аз лъумла иммунотерапия, баҳогузорӣ ба нишондодҳо, шартҳои истифодаи усулҳои гуногуни табобат; баҳогузорӣ ба самаранокии табобат мувофиқат мекунад.

**Марҳилаҳои таҳқиқот.** Диссертатсия марҳила ба марҳила навишта шудааст. Дар марҳилаи якум мо маълумоти адабиётро оид бапроблемаи интихобшуда омӯҳтем ва таҳлил намудем. Баъдан мавзуъ ва мақсади диссертатсия тасвият гардид. Бо мақсади омӯҳтанивижагиҳои клиникую масуниятшиносии лъараёни муосири махмалак дар кўдакон мо вижагиҳои клиникӣ ва лъараёни махмалакро дар кўдакони гурӯҳҳои гуногуни синнусолӣ омӯҳтем, ҳамчунин ихтилолоти ҳолати мақоми масунӣ ва равандҳои туршшавии перекисии липидҳоро дарбеморони гирифтори махмалак ошкор соҳтем ва бо дарназардошти ихтилолоти ошкоршуда табобати масунии химиявии комплексиро таҳия намудем.

**Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот.** Дар таҳқиқот иттилооти илмӣ оид ба бемории мазкур (диссертатсияҳо, авторефератҳо, мақолаҳои маъаллаҳо, маводи конференсияҳо, симпозиумҳо) мавриди омӯзиш қарор дода шуданд. Таҳқиқот дар пойгоҳи МД «Маркази тиббии шаҳрии №1 ба номи Ахмедов Карим» ш. Душанбе гузаронида шудааст.

**Эътиимонднокии натиҷаҳои диссертатсия.** Эътиимонднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертациониро маълумот, ҳальми коғии маводи таҳқиқот, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот тасдиқ мекунанд. Хуласаҳо ва тавсияҳо дар заминай натиҷаҳои таҳлили илмии вижагиҳои клиникую масуниятшиносии махмалак дар кўдакон асос ёфтаанд, ҳамчунин усулҳои табобат такмил дода шудааст.

**Навғонии илмии таҳқиқот.** Бори нахуст дар Лъумхурии Тоҷикистон:

-вижагиҳои клиникӣ ва лъараёни махмалаки муосир дар гурӯҳҳои гуногуни синнусолӣ;

- вижагиҳои нишондиҳандаҳои ҳалқаҳои масунияти хуљайравӣ ва гуморалий ҳангоми махмалак дар кўдакон вобаста ба синну сол, вазнинии беморӣ ва дар динамикаи раванди сирояті. Нишон дода шудааст, ки махмалак бо ихтилолоти робитаҳои танзимкунандай байни нишондиҳандаҳои ҳалқаҳои масунияти хуљайравӣ ва гуморалий бо дараљаҳои гуногуни вазоҳат ва самтнокӣ вобаста ба вазнинии беморӣ ва пайдо шудани оризаҳо тавсиф карда шудааст. Ҳангоми шаклҳои миёнавазнин ва вазнини беморӣ боъзтимод коҳишёбии микдори Т-лимфоситҳо (CD 3+) ва субпопулятсияи онҳо (CD 4+ ва CD 8+), дар шакли вазнини беморӣ бошад, маҳдудшавии нишондиҳандаҳои ҳалқаи масунияти гуморалий муқаррар карда шудааст. Тағйироти коғии гуногунсамтии мақоми масунӣ дар кўдакони синну соли гуногун муқаррар карда шудааст: дар синну соли барвақтӣ-вокуниши масунии аввалия ва дар гурӯҳҳои синну соли калонтар - афсурдагии механизмҳои муҳофизатии хуљайравӣ ва гуморалий;

- вижагиҳои ҳолати туршшавии перекисии липидҳо (ТПЛ) ва системаи зиддиоксидантӣ ҳангоми маҳмалак дар кӯдакон. Баландшавии сатҳи диалдегиди малоновӣ (ДАМ) дар зардоби хун дар қиёси маҳдудшавии фаъолнокии супероксиддисмутазҳо (СОД) тезоби аскорбинӣ муайян карда шуд, ки аз номутавозинии байни системаҳои прооксидантӣ ва зиддиоксидантӣ гувоҳӣ медиҳанд.

- табобати масунии химиявии комплексии маҳмалак дар кӯдакон бо истифода аз иммуномодулятори ликопид такмил дода шуд.

**Аҳамияти назарии таҳқиқот** аз он иборат аст, ки нуктаҳои назариявӣ, методологӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия овардашуда метавонанд, ки дар раванди таълимии кафедраҳои таҳассусии МОТ-и тиббӣ мавриди истифода қарор дода шаванд.

**Аҳамияти амалии таҳқиқот.** Вижагиҳои зухуроти клиникии ошкоргардида ва ѡараёни маҳмалак дар кӯдакони гурӯҳҳои синнусоли гуногун имконият медиҳанд, ки табионсаривақт бемориро ташхис ва табобати мувофиқро оғоз намоянд.

Тағйироти муқарраркардашудаи ҳалқаҳои масунияти ҳуљайравӣ ва гуморалӣ, ҳолати равандҳои ТПЛ ва МЗО ҳангоми маҳмалак дар кӯдакон имконият медиҳад, ки ба дараҷаи вазнинии ҷараёни сироятӣ арзёбӣ гардад, пайдошавии оризаҳо ва оқибати бемориро пешгӯӣ карда шавад. Ҳангоми равандҳои возеҳи илтиҳобӣ дар организм пурзӯр шудани фаъолсозии системаи ТПЛ инкишоф меёбад, ки мувофиқи сатҳи он фаъолнокии системаи МЗО коҳиш меёбад.

Истифодаи доруи ликопид дар табобати маҳмалак дар кӯдакон барои муносибгардонии барқароршавии нишондиҳандаҳои ҳалқаҳои масунияти ҳуљайравӣ ва гуморалӣ, ҳамчунин мақоми озоди радикалӣ мусоидат мекунанд.

#### **Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшавандай диссертатсия:**

1. Маҳмалак дар кӯдакон дар марҳилаи кунунӣ бо вазни нисбии баланди шаклҳои миёнавазнини беморӣ бо симптомокомплекси муқаррарӣ хос мебошад, ки вазоҳати он ба шакли вазнинии беморӣ вобастагӣ дорад.

2. Ҳангоми маҳмалак дар кӯдакон тағйироти возеҳи гомеостази масунӣ, бо зухуроти афсурдагии ҳалқаи Т-ҳуљайравии масуният, дар шаклҳои вазнини беморӣ - маҳдудшавии ҳалқаи масунияти гуморалӣ ба мушоҳида мерасад, ки ин мављудияти норасоии масуниятшиносиро дар имрози маҳмалак тасдиқ менамояд. Вобаста ба синну соли беморон низ тағйироти ба қадри кофӣ гуногунсамтai ҳалқаҳои масунияти ҳуљайравӣ ва гуморалӣ муқаррар карда шудааст.

3. Ҳангоми маҳмалак бо сабаби номутавозинии байни системаҳои ТПЛ ва МЗО-и организм стресси оксидативӣ инкишоф меёбад.

4. Дар табобати комплексии беморони гирифтори маҳмалак, дар муқоиса бо бемороне, ки танҳо табобати асосӣ гирифтаанд, истифода намудани доруи ликопид ба барвақтар сиҳатёбии клиникии бемор, муътадил шудани ҳолати мақоми масунӣ ва озоди радикалӣ боис мегардад.

5. Нишондиҳандаҳои мақоми масунӣ ва озоди радикалии омӯхташударо ҳамчун меъёри иловагии арзёбии вазнинии беморӣ, пешгӯии шаклҳои вазнини

махмалак, пайдо шудани оризаҳо, ҳамчунин самаранокии усулҳои табобат истифода намудан мумкин аст.

**Саҳми шахсии довталаб.** Интихоби беморон барои таҳқиқот, сарпарастию муроқибати ҳамаи беморон аз рӯйи мавзӯи диссертатсия шахсан аз тарафи муаллиф ичро карда шудааст. Муаллиф, инчунин шарҳу тафсири сарчашмаҳои адабиёти соҳавии ватанӣ ва хориљиро тайёр намудааст, нишондихандаҳои ҳалқаҳои масунияти ҳуљайравӣ ва гуморалий, инчунин нишондихандаҳои биохимиявии зардоби хунро (ТПЛ ва МЗО) омӯхтааст. Ҳамаи маълумоти ба даст овардашуда аз тарафи муаллиф коркарди оморӣ ва таҳлил карда шудааст.

**Таъииди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он.** Нуктаҳои асосии диссертатсия дар конфронсҳои ҳарсолаи илмию амалии МТД «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» бо иштироки байналмилалӣ (Душанбе, солҳои 2018); дар конфронсҳои илмию амалии олимони лъавон ва донишљӯёни МТД «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» бо иштироки байналмилалӣ (Душанбе, солҳои 2018, 2019, 2020) ва дар лъаласаи комиссияи проблемавии экспертии байникафедравии МТД «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» (Душанбе, 4 сентябри соли 2020, суратъаласаи №1) гузориш ва муҳокима карда шудааст.

**Интишори натиҷаҳои диссертатсия.** Аз рӯйи натиљаҳои диссертатсия 17 таълифоти илмӣ, аз лъумла 2 мақолаи илмӣ дар маъллаҳои тақризшаванди КОА назди Президенти Лъумхурии Тоҷикистон нашр гардидааст.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсия дар ҳаљми 113 саҳифаи матни компьютерӣ таълиф шуда, аз муқаддима, тавсифи умумии таҳқиқот, шарҳи адабиёт, мавод ва усулҳои таҳқиқот, З боби натиљаҳои таҳқиқоти худии муаллиф, бобҳои муҳокимаи натиљаҳо, хулоса, тавсияҳои амалӣ ва рӯйхати адабиёт, ки аз 158 сарчашма иборат аст (аз онҳо 107 номгӯй адабиёти ватанӣ ва аз кишварҳои ИДМ ва 51номгӯй бо дигар забонҳои хориљӣ мебошад). Таҳқиқот дорои 17 лъадвал ва 7 расм мебошад.

## МУҲТАВОИ ТАҲҚИҚОТ

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Дар робита бо вазифаҳои дар назди таҳқиқот гузошташуда мо 158 нафар кӯдакони синни аз 1 то 14-солаи гирифтори махмалакро, ки дар шуъбаҳои сироятии кӯдаконаи МД «Маркази тиббии шаҳрии №1 ба номи Аҳмедов Карим» ш. Душанбе дар давраи солҳои 2017-2019 барои табобат бистарӣ буданд, таҳқиқ намудем.

Гурӯҳи назоратиро 20 нафар кӯдакони амалан солими аз рӯйи синну сол ва лъинс ба гурӯҳҳои таҳқиқотӣ наздикуда ташкил доданд.

Бо беморони таҳқиқшаванда аз рӯйи усулҳои умумиклиникӣ таҳқиқот гузаронида шуда буд: таҳлили умумии хун, иммунограмма, муайян кардани ҳолати ОПЛ (оксидишавии пероксидии липидҳо) ва МЗО (муҳофизати зиддиоксидантӣ), таҳлили умумии пешоб, аз рӯйи нишондодҳо - таҳлили биохимиявии хун, аксбардории рентгении қафаси сина, электрокардиография.

Ташхис дар асоси анамнези vogirшиносӣ, манзараи клиникӣ ва усулҳои озмоишии таҳқиқот – кишти бактериологии андудаҳо аз ҳалқ барои таъиини гурӯҳи стрептококкҳо гузошта шудааст.

Муайянкунии миқдории лейкоситҳо ва лимфоситҳо дар таҳлилкунандаи худкори гематологии BC-5800 mindray гузаронида шуд. Муайянкунии миқдори лимфоситҳо ва субпопулятсияҳои онҳо бо ёрии бастаи антителҳои моноклоналӣ (“Мед Био Спектр”, ш. Москва) анъом дода шуд.

Муайянкунии миқдори иммуноглобулинҳо дар зардоби хун бо усули турбодиметрия дар таҳлилкунандаи биохимиявии Cobas Intedra 400 plus бо истифода аз реагентҳои ширкати РОШ Олмон гузаронида шудааст. Барномаи Quant Assay аз истехсолкунанда Biosan, Латвия истифода шудааст.

Барои муайян кардани нишондиҳандаҳои ОПЛ ва МЗО дар зардоби хун миқдори диалдегиди малонӣ (ДАМ), фаъолнокии супероксиддисмутаз (СОД), инчуни ғилзати тезоби аскорбинӣ омӯхта шуд. Миқдори ДАМ дар зардоби хун бо ёрии тезоби тиобарбитурӣ бо усули И.Д. Сталная, Г.Г. Гаришвили (1977) муқаррар карда шуд. Фаъолнокии СОД-и зардоби хунро бо усули Beauchamp C., Fridovich J. (1971) бо андаке тағйирот муайян карда шудааст.

Нишондиҳандаҳои масунияти ҳуљайравӣ, гуморалӣ, таҳқики нишондиҳандаҳои ОПЛ ва МЗО бо нишондиҳандаҳои гурӯҳи назоратӣ муқоиса карда шуданд.

Коркарди маълумоти оморӣ бо истифода аз бастаи барномаҳои амалии «Statistica 10.0» (StatSoftInc., ИМА) анъом дода шуд. Барои арзёбии дурустии тақсимоти маълумоти миқдорӣ дар таҳқиқот усулҳои ҳисобӣ (меъёри Колмогоров-Смирнов, Шапиро-Уилка) истифода шудаанд.

### **Натиҷаҳои таҳқиқот**

Мо 158 нафар кӯдакони синни аз 1 то 14-солаи гирифтори бемории махмалакро, ки дар шуъбаи бемориҳои сироятии кӯдаконаи МД «Маркази тибии шаҳрии №1 ба номи Ахмедов Карим» ш. Душанбе дар солҳои 2017-2019 бистарӣ шуда буданд, таҳқиқ намудем.

Тақсимоти беморони гирифтори махмалак ба гурӯҳҳои синнусолӣ вобаста ба вазнинии беморӣ дар лъадвали 1 пешниҳод шудааст.

### **Ҷадвали 1. – Тақсимоти беморони гирифтори махмалак аз рӯйи гурӯҳҳои синнусолӣ ва шаклҳои вазнинии беморӣ**

Шакли вазнинии беморӣ	Миқдори беморон	Син (сол)		
		От 1 до 3	От 3 до 7	От 7 до 15
Шакли сабук	16 (10,1%)	6 (18,75%)	10 (11%)	-
Шаклимиёнавазнин	108 (68,4%)	23 (71,9%)	64 (70,3%)	21 (60%)
Шакли вазнин	34(21,5%)	3(9,4%)	17 (18,7%)	14 (40%)*, <sup>#</sup>
Ҳамагӣ	158 (100%)	32 (100%)	91 (100%)	35 (100%)

Эзоҳ: \* $p_1 < 0,05$  – қимати омории тафовути нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондиҳандаҳо дар гурӯҳи кӯдакони то 3-сола; <sup>#</sup> $p_2 < 0,05$  – қимати омории тафовути нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондиҳандаҳо дар гурӯҳи кӯдакони аз 3 то 7-сола.

Тавре аз лъадвали 1 аён аст, ҳамаи беморони гирифтори махмалак, ки мавриди омӯзиш қарор гирифтанд, вобаста ба вазнинии беморӣ ба 3 гурӯҳ лъудо

карда шуданд: шакли сабук дар 16 (10,1%) нафар бемор, миёнавазнин дар 108 (68,4%) нафар күдак ва вазнин дар 34 (21,5%) нафар бемор мушоҳидар гардид. Шакли сабуки бемори дар күдакони синни барвақті ва томактабі (18,75% ва 11%) ба назар расид, дар күдакони синни мактабі бошад, шаклҳои миёнавазнин ва вазнини бемори мушоҳидар гардиданд (60% ва 40% мутаносибан).

Ҳангоми шакли сабуки маҳмалак бо аломатҳои захролудшаві бо вазоҳати муътадил ҳарорати субфебрилии бадан бо давомнокии то  $2,7 \pm 0,2$  рўз ба қайд гирифта шуд. Нишонаҳои захролудшаві дар намуди беҳолӣ (31,2%), ихтилиси иштиҳо (43,7%), сардардҳо (37,5%), инчунин дилбехузурі ва қайкуні (43,7% ва 31,2% беморон) аён шуда буданд. Алоими захрбоди шадид бо дардҳо дар гулӯ дар 31,2% беморон, гипертрофияи муътадили бодомакҳои гулӯ, сурхии маҳдудаи ҳалқ ва пардаи луобии даҳону ҳалқ, ҳамчунин андаке калон шудани лимфогирехҳои зерильоғі ва тонзиллярі (37,5%) хос буданд. Дар ҳамаи беморон захрбоди катаралӣ ошкор карда шудааст.

Дар ҳамаи беморон доначаҳои хос бо чойгишавии муқаррарӣ дар пасманзари сурхии пўст (50%) ва дар боқимондагон бетағийир дар пасманзари пўст мушоҳидар шуд. Секунъяи рангпаридаи биниву лаб дар 56,25% беморон ба қайд гирифта шуд. Дар бештар аз нисфи беморон доначаҳо бо хориши пўст ҳамроҳ буд.

Дар 56,25% -и беморон тағйирёбии хоси забон мушоҳидар гардид. Дар  $4,9 \pm 0,1$  рўзи аввали бемори давраи симпатикусӣ бартарӣ дошт.

Минбаъд ҳомӯшшавии пай дар пайи аломатҳои бемори мушоҳидар гардид. Нахуст аломатҳои захролудшаві бартараф шуданд. Доначаҳои пўст  $4,1 \pm 0,2$  рўз бокӣ монд. Тағйироти илтиҳобӣ дар ҳалқ зиёд давом накард. Дар 43,7% беморон дар рўзи  $7,4 \pm 0,2$  бемори пўстпартоӣ дар қисми интиҳои ангуштони дасту пойҳо, кафҳои дасту пой ва бадан ба қайд гирифта шуд.

Дар шакли миёнавазнини бемори аломатҳои аёни захролудшаві ва осебёбии системаи марказии асаб мушоҳидар шуданд ва бозътимод тўлонитар бокӣ монданд ( $p < 0,001$ ). Вайрон шудани хоб дар намуди хоболудӣ қариб дар нисфи күдакони муоинашуда мушоҳидар гардида, ба ҳисоби миёна то  $4,4 \pm 0,2$  рўз идома ёфт. Дар 12% -и беморон ҳамчунин нооромӣ ба назар расид.

Дар аксари беморон (80,5%) захрбоди лакунарӣ, захрбоди катаралӣ дар 9,2% беморон, дар боқимондаҳо - захрбоди фолликулярӣ, дарди гулӯ - дар 90,7% беморон, гипертрофияи бодомакҳои гулӯ муайян карда шуданд, лимфогирехҳои зерильоғі ва тонзиллярии калоншуда ва дарднок палмосида шуданд (81,5%). Тағйироти илтиҳобӣ дар даҳону ҳалқ тадрильян мавриди рушди бозгарданда қарор гирифтанд.

Дар шакли миёнавазнини маҳмалак пайдо шудани доначаҳо дар рўзи аввали бемори дар 92,6%, дар ҳолатҳои дигар - дар рўзи дуюм ё дертар аз ин мушоҳидар гардид. Доначаҳои нуқтамонанд бо լъойгишавии хос дар қиёси сурхии пўст дар ҳамаи беморон мушоҳидар карда шуд. Танҳо дар ду бемор дар баробари доначаҳои нуқтамонанд доначаҳои милиарӣ низ ба қайд гирифта шуд. Хориши пўст дар 84,3% беморон ба назар расид. Секунъяи лабу бинӣ рангпарида ва тоза буд. Аломати Пастия танҳо дар чинҳои табии 30,6% беморон мушоҳидар гардид.

Дермографизми сафеди устувор мусбат буд. Давомнокии давраи доначаҳо  $7,1\pm0,1$  рӯзро ташкил дод. Дар  $9,9\pm0,4$  рӯзи беморӣ дар  $70,4\%$  беморон пӯстпартои қабатҳои пӯст мушоҳида гардид.

«Забони марминҷонмонанд» дар  $78,7\%$  беморон дар  $4,9\pm0,1$  рӯзи беморӣ ба қайд гирифта шуд. Дардҳо дар шикам бо шиддатнокии гуногун дар  $9,3\%$  кӯдакон ба қайд гирифта шуданд. Калоншавии ҳаҷми лъигар дар  $11,1\%$  беморон мушоҳида карда шуд.

Ҳангоми шакли миёнавазни махмалак, инчунин дар  $5,1\pm0,1$  рӯзи аввали беморӣ симпатикус-давра бартарӣ дошт. Садои систоликӣ дар қуллачай дил дар  $9,3\%-и$  беморон ошкор карда шуд. Дар  $23,1\%$  ҳолат лейкотситурияи транзиторӣ ва протеинурия қайд гардид.

Ҳангоми шакли миёнавазни беморӣ оризаҳо дар  $13\%$  ҳолатҳо ба мушоҳида расиданд.

Шаклҳои вазнини беморӣ бо аломатҳои баръало возехи захролудшавӣ ва осебёбии системаи марказии асаб гузаштанд. Дар ављи беморӣ боэътиҳод бештар чунин аломатҳои захролудӣ аз қабили сардардӣ, дарди дастону пойҳо, қайқунӣ ( $p_2<0,05$ ), ҳамчунин ихтилоли хоб ( $p_2<0,001$ ) дучор шуданд. Аломатҳое бамисли рагкашиҳо ( $8,8\%$ ), ихтилоли ҳуш ( $14,7\%$ ) ва дарунравӣ ( $41,2\%$ ) ба қайд гирифта шуданд. Доначаҳо зиёд, баъзан бо ранги қабудҷатоб, гоҳе геморрагӣ буданд. Аломати Филатов мусбат буд. Ҳатҳои Пастия дар ҷойҳои ҷинҳои табии боэътиҳод бештар дар беморони шакли вазнини беморӣ мушоҳида шуданд ( $p_2<0,05$ ). Дар аксарияти беморон доначаҳо бо хориши пӯст ҳамроҳ буд.

Давраи доначаҳо боэътиҳод тӯлонитар буд ва  $8,0\pm0,4$  рӯзро ташкил дод ( $p_1<0,001$ ). Дар  $88,2\%$  беморон дар  $10,3\pm0,6$  рӯзи беморӣ пӯстпартоӣ мушоҳида гардид.

Ҷараёни илтиҳоби мавқеӣ дар ҳалқ бо дардҳо дар гулӯй ( $94,1\%$ ), захрбод (лакунарӣ ва фолликулярӣ), лимфаденити возехи мавқеӣ ( $88,2\%$ ) мушоҳида гардид. Тағйироти илтиҳобӣ дар даҳону ҳалқ низ тадриъян мавриди рушди бозгарданда қарор гирифтанд: захрбод дар  $8,3\pm0,3$  рӯз, лимфаденити канорӣ – дар  $8,5\pm0,4$ -рӯзи беморӣ бартараф шуданд.

Дар  $91,2\%$  беморон «забони марминҷонмонанд» мушоҳида гардид, инчунин боэътиҳод бештар дардҳо дар шикам ва калоншавии ҳаҷми лъигар мушоҳида шуд ( $p_2<0,05$ ;  $p_2<0,01$ ).

Дар ҳафтаи аввалии беморӣ ( $5,1\pm0,2$  рӯз) симпатикус-давра бартарӣ дошт. Дар ҳолати шакли вазнини беморӣ боэътиҳод бештар садои систоликӣ дар қуллачай дил шунида шуд ( $p_2<0,05$ ).

Лейкотситурияи транзиторӣ ва протеинурияи муътадил, ҳамчунин эритротситурия дар  $35,3\%$  ҳолатҳо мушоҳида гардид.

Ҳангоми шакли вазнини беморӣ раванди ҳамвор дар  $46,8\%$  ҳолат қайд гардид, дар ҳолатҳои дигар ( $53,2\%$ ) раванд ноҳамвор буд.

Ҳамаи беморони гирифтори махмалак аз таҳқиқоти умуниклиникӣ, ки аз таҳлили умумии хун, таҳлили умумии пешоб, таҳлили умумии фазла ва аз рӯйи

нишондодхо таҳлили биохимиявии хун, аксбардории рентгении қафаси сина, электрокардиография иборат буд, гузаштанд.

Таҳқиқоти электрокардиографии дил дар 25 нафар беморони бо шаклҳои миёнавазнин ва вазнини махмалак гирифторбуда гузаронида шуд, ки танҳо дар 7 нафари онҳо дар электрокардиография ихтилолот қайд гардианд. Тахикардияи синусӣ, вайрон шудани ҷараёни реполяризатсия, басташавии нопурраи пояки рости бандаки Гисс ба назар расид.

Таҳлили натиљаҳои таҳқиқоти гематологӣ дар давраи авълии беморӣ нишонаҳои хоси сирояти бактериявиро ошкор соҳт - лейкоситоз, нейтрофиллёз, бо ҷунбиши формула ба тарафи чап, лимфопения, моноситоз ва шитобнокии суръати таҳшиншавии эритроситҳо. Вазоҳати таѓироти манзараи хуни канорӣ низ ба шакли вазнинии беморӣ вобастагӣ дошт.

Таҳлили муқоисавии լъараёни клиникии махмалак дар кӯдакони гурӯҳҳои гуногуни синнусолӣ нишон дод, ки шаклҳои вазнини беморӣ бештар бо пайдошавии оризаҳо дар кӯдакони синни мактабӣ воҳӯрданд.

Ҳамин тавр, дар кӯдакони синни барвақтӣ махмалак бо оғози шадиди беморӣ бо ҳарорати баланди бадан то ракамҳои фебрилӣ (56,2%), гоҳо то субфебрилӣ ва пиретикӣ (37,5% ва 6,25%) хос буд. Аломатҳои заҳролудшавӣ бо беҳолӣ, вайроншавии хоб ва иштиҳо, сардардҳо (34,4; 37,5; 31,2 ва 28,1% мутаносибан), дилбехузурӣ (28,1%), қайқунӣ (25%) тавсиф мешуданд. Дар 43,7% беморон ҳамчунин нооромӣ қайд шуда буд. Дар кӯдакони синни барвақтӣ дар тафовут бо дигар гурӯҳҳои синнусолӣ аломатҳое чун рагкашӣ, ихтилоли ҳуш, дард дар дасту пойҳо, дард дар шикам, инчуни дарунравӣ мушоҳида нашуданд.

Дарди гулӯ боэътиҳод дар кӯдакони синни барвақтӣ дар тафовут бо дигар гурӯҳҳои синнусолӣ камтар мушоҳида гардид. Дар нисфи беморони таҳқиқшудаи синни барвақтӣ заҳрбод хосияти катаралӣ дошт. Лимфаденити канорӣ дар 21,5% беморон қайд шуда буд.

Доначаҳо на он қадар зиёд (71,8%), дар заминаи сурхии пӯст, баъзан дар заминаи таѓирнаёфтаи пӯст (18,75%) бо լъойиршавии муқаррарӣ дар ҳамаи беморон мушоҳида гардид. Хати Пастиа дар 34,4% беморон ошкор карда шуд. Секунъяи бинию лаб рангпарида дар 68,7% беморон ошкор гардид.

Дар ҳафтаи дуюми беморӣ дар 12,5% беморон пӯстпартоӣ мушоҳида шуд. “Забони марминҷонмонанд” дар 15,6% беморони синни мазкур ба назар расид. Калоншавии լъигар дар 9,4% беморон ба қайд гирифта шуд.

Дар давраи авълии беморӣ ба ҳисоби миёна дар 5 рӯзи аввал симпатикус-давра бартарӣ дошт. Садои систоликӣ дар қуллаҷаи дил дар 6,3% беморон шунида шуд.

Дар кӯдакони синни барвақтӣ беморӣ дар 81,2% беморон ҳамвор мегузашт, дар дигарон ноҳамвор буд.

Дар кӯдакони синни томактабӣ махмалак, инчуни бештар дар шакли миёнавазнин гузашт (70,3%). Дар ҳамаи ҳолатҳо оғози шадиди беморӣ бо баландшавии ҳарорати бадан то ракамҳои фебрилӣ (73,6%), дар ҳолатҳои камтар - субфебрилӣ (17,6%) ва перитикӣ (8,8%) мушоҳида гардид. Алоими заҳролудӣ дар намуди беҳолӣ (85,7%), дилбехузурӣ (83,5%), қайқунӣ (81,3%), сардардҳо (92,3%),

вайроншавии хоб (85,7%), беиштихой (83,5%), дард дар дастону пойхо (25,3%) ифода гардида буданд.

Чараёни мавқеи илтихобі дар ҳалқ дар намуди дарди гулў (94,5%), захрбоди фасоді, дар ҳолатхои камтар катаралі (11%), лимфаденити канорі возех нишон дода шуда буданд. Дар ҳамаи беморон доначаҳои нүктамонанд дар заминаи сурхии пўст дар лъойҳои барои маҳмалак хос мушоҳида гардид. Танҳо дар ду бемор дар заминаи доначаҳои нүктамонанд доначаҳои милиарі қайд гардид.

Дар кўдакони синни томактабі дар тафовут бо кўдакони синни барвақтї боэъти mod бештар аломати Филатов ва пўстпартои мушоҳида шуд ( $p_1 < 0,01$ ). Дар ҳамаи беморон дар 5 рўзи аввали беморї ҳамчунин симпатикус-давра қайд гардид. Садоҳои систоликӣ дар қуллачай дил дар 7,7% беморон қайд шуданд.

Аломатҳои меъдаю рўдавй, аз қабили дилбехузурї, қайкунї, дард дар шикам, забони марминҷонмонанд боэъти mod зиёдтар дар кўдакони ҳамин гурӯҳи синнусолї мушоҳида гардид. Калоншавии лъигар дар 14,3% -и ҳолатҳо ба назар расид. Дар кўдакони синни томактабі беморї дар 81,3% -и ҳолатҳо ҳамвор лъараён мегирифт, дар 18,7% - ноҳамвор буд.

**Дар кўдакони синни мактабӣ** беморї оғози шиддат дошта, бо баландшавии ҳарорати бадан дар аксарияти беморон то рақамҳои фебрилї ва баъзан то рақамҳои перитикӣ ва субфебрилї (11,4%; 5,7%) гузашт. Дар гурӯҳи синнусолии мазкур беморї аксаран дар шакли миёнавазнин гузашт (60%).

Ҳамаи аломатҳои клиникии хоси беморї – аломатҳои захролудшавї, бусурот, захрбоди шадид бо лимфаденити канорї хело равшан аён буданд.

Ҳамин хел аломатҳо чун рагкашї (8,6%), вайроншавии хуш бо дараҷаи гуногуни аёнї (14,3%), дарунравй (40%) ба қайд гирифта шуданд, ки дар кўдакони синни томактабі ва барвақт ошкор карда нашуданд.

Лъараёни мавқеи илтихобі дар ҳалқ бо дардҳо дар гулў (97,1%), захрбоди фасоді, лимфаденити канорї ифода гардида буданд.

Бусурот бисёр, дар замина сурхии баръалои пўст, баъзе бо ранги кабудчатоб, на камтар мавридҳо геморрагӣ буд.

Дар ҳамаи беморон дар 5 рўзи аввали беморї ҳамчунин симпатикус-давра қайд шуда буд. Садоҳои систоликӣ дар қуллачай дил низ боэъти mod дар муқоиса бо дигар гурӯҳҳои синнусолї бештар шунида шуданд.

Дар муқоиса бо гурӯҳҳои синнусолии дигар таѓирот аз тарафи системай дилу рагҳо ва узвҳои ҳозима дар кўдакони синни мактабі бештар возех буданд. Дар кўдакони синни мактабӣ беморї дар 77,1%-и ҳолатҳо лъараёни ҳамвор дошт.

Барои арзёбии ҳолати мақоми масунї маркерҳои лимфоситҳои хуни канорї, инчуни ҷузъҳои иммуноглобулинҳои зардобӣ дар 43 нафар кўдаки гирифтори маҳмалак дар динамикаи беморї муайян карда шуданд.

Ҳолати мақоми масунї дар беморон вобаста ба вазнинии беморї дар лъадвали 2 тасвир карда шудааст.

Тавре ки аз лъадвал аён аст, дар беморони гирифтори шакли сабуки маҳмалак дар авъли беморї коҳишёбии боэъти modи T-лимфоситҳои болиғ ва T-хелперҳо (CD 4+) дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ (CD 3+ –  $45,7 \pm 1,75$  дар муқобили  $60,2 \pm 5,1\%$ ,  $p_k < 0,05$ ; CD 4+ –  $27,7 \pm 0,99$  дар муқобили  $46,8 \pm 5,21\%$ ,  $p_k < 0,01$ ), дар ҳоли нигоҳдошташудаи сатҳи CD8+, CD20+ ва CD95+ дида шуд. Ба давраи сихатшавӣ дар беморони гирифтори шакли сабуки беморї баландшавии боэъти modи сатҳи аз

аввал пасти миқдори Т-лимфоситҳо ( $p<0,05$ ) дар заминаи сатҳи пасти миқдори Т-хелперҳо (CD4+) ба мушоҳидадрасид.

**Чадвали 2. – Нишондиҳандаҳои масунияти ҳуҷайравӣ ва гуморалий дар беморони гирифтори маҳмалак вобаста ба вазнинии беморӣ**

Нишондиҳанда	Гурӯҳи назоратӣ (n=20)	Шакли вазнинӣ			Меъёри Краскел-Үоллис
		Сабук (n=10)	Шакли миёнавазнин (n=23)	Вазнин (n=10)	
<b>Авчи беморӣ</b>					
Ig M	1,17±0,13	1,37±0,23	1,06±0,13	0,89±0,15 $p_k < 0,05$	>0,05
Ig A	1,11±0,15	0,97±0,2	0,83±0,12	0,91±0,1	>0,05
Ig G	9,85±1,51	7,27±0,87 $p_k < 0,05$	5,43±0,39 $p_k < 0,001$	5,06±0,71 $p_k < 0,01$	>0,05
CD 3	60,2±5,1	45,7±1,75 $p_k < 0,05$	41,78±1,29 $p_k < 0,001$ $p_1 > 0,05$	39,4±0,92 $p_k < 0,001$ $p_1 < 0,01$ $p_2 > 0,05$	<0,05
CD 4	46,8±5,21	27,7±0,99 $p_k < 0,01$	25,48±0,65 $p_k < 0,001$	24,1±0,57 $p_k < 0,01$	>0,05
CD 8	20,34±3,09	18,2±1,03	14,3±0,82 $p_k < 0,05$ $p_1 < 0,01$	14,7±0,88 $p_k < 0,05$ $p_1 < 0,05$ $p_2 > 0,05$	<0,05
CD 20	18,24±1,7	18,7±0,91	17,13±0,53	16,7±0,58	>0,05
CD 95	30,13±4,34	23,0±0,67	21,65±1,17	22,9±1,6	>0,05
<b>Давраи сиҳатшавӣ</b>					
Ig M	1,17±0,13	1,64±0,29	1,41±0,12***	1,11±0,15	>0,05
Ig A	1,11±0,15	1,51±0,17*	1,03±0,1*** $p_1 < 0,05$	1,0±0,13 $p_1 < 0,05$ $p_2 > 0,05$	<0,05
Ig G	9,85±1,51	12,27±1,16**	8,49±0,89*** $p_1 < 0,05$	8,4±1,09* $p_1 < 0,05$ $p_2 > 0,05$	<0,05
CD 3	60,2±5,1	52,3±1,33*	50,65±1,83*** $p_k < 0,05$	45,5±1,99* $p_k < 0,05$	>0,05
CD 4	46,8±5,21	33,1±1,16* $p_k < 0,05$	32,43±1,36*** $p_k < 0,01$	28,1±1,61* $p_k < 0,01$	>0,05
CD 8	20,34±3,09	20,3±0,5	20,0±0,87**	17,6±0,99*	>0,05
CD 20	18,24±1,7	22,0±1,07 $p_k < 0,05$	21,13±0,75** $p_k < 0,05$	22,1±1,22* $p_k < 0,05$	>0,05
CD 95	30,13±4,34	21,6±1,64	23,0±0,93	19,7±0,94	>0,05

Эзоҳ:  $p_k$  – қимати омории фарқи нишондиҳандаҳо дар қиёс бо ҳамин гуна нишондиҳандаҳо дар гурӯҳи назоратӣ;  $p_1$  – қимати омории фарқи нишондиҳандаҳо дар қиёс бо ҳамин гуна нишондиҳандаҳо ҳангоми шакли сабук;  $p_2$  – қимати омории фарқи нишондиҳандаҳо дар қиёс боҳамин гуна нишондиҳандаҳо ҳангоми шакли миёнавазнин (аз рӯйи U-меъёри Мани-Уитни); \* $p < 0,05$ ; \*\* $p < 0,01$ ; \*\*\* $p < 0,001$  – қимати омории фарқи нишондиҳандаҳо дар қиёс бо ҳамин гуна нишондиҳандаҳо то муолиъа (аз рӯйи T-меъёри Вилкоксон)

Гилзати Ig A ва M зардобӣ аз ҳамин гуна нишондиҳандаҳои кӯдакони солим фарқ надоштанд. Аммо гилзати IgG дар зардоби хун боэътиҳод дар муқоиса бо

нишондиҳандаҳои кӯдакони солим паст буда ( $p_k < 0,05$ ), дар давраи сиҳатшавӣ баланд гардид ( $p < 0,01$ ), ки ба раванди бартарафшавии барангезанда ва иммуногенези мувоғиқ вобаста буд.

Дар шакли миёнавазнини маҳмалак дар авъли беморӣ пастшавии миқдори CD 3+, CD 4+ ва CD 8+ дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои кӯдакони солим ( $p_k < 0,001$ ;  $p_k < 0,05$ ) мушоҳида гардид. Дар давраи сиҳатшавӣ баландшавии боэътиимидаи сатҳи CD 3+, CD 4+ ва CD 8+ ба қайд гирифта шуд, лекин ҳанӯз ҳам боэътиимидаи сатҳи пасти CD 3+ ва CD 4+ дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ нигоҳ дошта шуда буд.

Ҳалқаи ҳуҷайравӣ ва гуморалии масуният дар беморони гирифтори шакли миёнавазнини маҳмалак дар давраи шадиди беморӣ эътиимидаи паст будани нишондиҳандаҳои IgG ( $5,43 \pm 0,39$  г/л дар муқобили  $9,85 \pm 1,51$  г/л дар гурӯҳи назоратӣ,  $p_k < 0,001$ ) ва Ig A ( $0,83 \pm 0,12$  г/л дар муқобили  $1,11 \pm 0,15$  г/л дар гурӯҳи назоратӣ,  $p_k < 0,05$ ) тавсиф мешуд. Гилзати Ig M аз гурӯҳи назоратӣ фарқ надошт, ки ҳамчунин аз кам ҳосилшавии ин синфи антителҳо шаҳодат медиҳад. Дар динамикаи беморӣ (дар давраи сиҳатшавӣ) баландшавии боэътиимидаи нишондиҳандаҳои ҳамаи синфҳои иммуноглобулинҳо (M, A, G) дар зардоби хун қайд гардид, ки аз фаъол гардидани ҳалқаи гуморалии масуният дар равиши ҷараёни сироятӣ гувоҳӣ медиҳад.

Ҳангоми шаклҳои вазнин дар давраи шадиди беморӣ маҳдудшавии возехтари нишондиҳандаҳои ҳалқаи ҳуљайравии масуният ошкор шуд, ки ҳам аз гурӯҳи назоратӣ ва ҳам аз шакли сабук боэътиимидаи тафовут дошт. Тафовути боэътиимидаи дар муқоиса бо шакли миёнавазнини беморӣ муайян карда нашуд. Дар давраи сиҳатшавӣ афзоиши боэътиимидаи миқдори CD 3+, CD 4+ ва CD 8+ дар муқоиса бо давраи қаблии беморӣ ( $p < 0,05$ ) қайд шуд, аммо миқдори CD 3+ ва CD 4+ боэътиимидаи дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои кӯдакони солим паст ( $p_k < 0,05$ ;  $p_k < 0,01$ ) бокӣ монд.

Ғайр аз ин, маҳдудшавии боэътиимидаи ҳосилшавии антителҳои барвактӣ (IgM  $0,89 \pm 0,15$  г/л дар муқобили  $1,17 \pm 0,13$  г/л дар гурӯҳи назоратӣ,  $p_k < 0,05$ ), инчунин пастшавии гилзати Ig A ( $0,91 \pm 0,1$  г/л дар муқобили  $1,11 \pm 0,15$  г/л дар гурӯҳи назоратӣ,  $p_k < 0,05$ ) ва IgG ( $5,06 \pm 0,71$  г/л дар муқобили  $9,85 \pm 1,51$  г/л дар гурӯҳи назоратӣ,  $p_k < 0,01$ ) дар зардоби хун қайд шудааст, ки аз ҳосилшавии ҳамаи синфҳои иммуноглобулинҳо (A, M ва G) ҳангоми ин шакли вазнини беморӣ шаҳодат медиҳад ва метавонад аз ҷунбишҳои возехи иммунопатологӣ ҳангоми шаклҳои вазнини беморӣ гувоҳӣ дихад. Ба ин тарик, метавон ҳулоса баровард, ки дараҷаи вазнинии ихтиилоти иммуногенез дараҷаи вазнинии бемориро инъикос кардааст.

Робитаи баръакси коррелятсионии байни нишондиҳандаҳои гилзати иммуноглобулинҳо ва вазнинии беморӣ муайян карда шуд, ки яъне бо вазнинтар шудани беморӣ сатҳи иммуноглобулинҳои зардобӣ ( $r = -0,31$ ) кам мешаванд.

Омӯзиши ихтиилоти мақоми масунӣ дар кӯдакони гурӯҳҳои гуногуни синнусолибасо лъалби тавальъуҳ намуд.

Дар кӯдакони синни барвактӣ дар авъли беморӣ маҳдудшавии нисбатан бештари нишондиҳандаҳои ҳалқаи ҳуљайравии масуният - CD 3+ CD4+ ва CD8+ ( $40,56 \pm 1,58$  дар муқобили  $57,6 \pm 2,2$  % дар гурӯҳи назоратӣ,  $p_k < 0,001$ ;  $24,89 \pm 0,89$

дар муқобили  $46,1 \pm 1,6\%$  дар гурӯҳи назоратӣ,  $p_k < 0,001$ ;  $15,33 \pm 0,88$  дар муқобили  $24,7 \pm 1,8\%$  дар гурӯҳи назоратӣ,  $p_k < 0,001$ ), бо нигоҳдории сатҳи CD 20+ ва CD 95+ мушоҳида шуд.

Дар давраи сиҳатшавӣ баландшавии боэътиимидаи сатҳи CD 3+ CD4+ ва CD8+ дар муқоиса бо давраи қаблии беморӣ қайд гардид, вале сатҳи CD4+ ва CD8+ боэътиимидаи дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои кӯдакони солим ( $p_k < 0,001$ ,  $p_k < 0,05$ ) паст бокӣ монд.

Дар кӯдакони ҳамин синну сол, чун дар ављи беморӣ ва ҳамчунин дар давраи сиҳатшавӣ баландшавии боэътиимидаи миқдори Ig M нисбат ба гурӯҳи назоратӣ ( $p_k < 0,05$ ) қайд шуд, лекин тафовути боэътиимидаи миқдори Ig A муайян карда нашуд.

Гилзати иммуноглобулини G боэътиимидаи дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ паст буд ( $6,49 \pm 0,84$  дар муқобили  $10,8 \pm 1,1$  г/л дар гурӯҳи назоратӣ,  $p_k < 0,05$ ) ва дар давраи сиҳатшавӣ бошад, афзоиши миқдори синфҳои асосии иммуноглобулинҳои зардобӣ (A ва G) ба қайд гирифта шуд.

Дар кӯдакони синни томактабӣ дар ављи беморӣ миқдори Т-лимфоситҳои болигӣ ва Т-ҳелперҳо (CD 3+ ва CD4+) дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ ( $42,46 \pm 1,18$  дар муқобили  $60,2 \pm 5,1\%$  дар гурӯҳи назоратӣ,  $p_k < 0,05$ ;  $25,46 \pm 1,18$  дар муқобили  $46,8 \pm 5,21\%$  дар гурӯҳи назоратӣ,  $p_k < 0,01$ ) паст буд, дар давраи сиҳатшавӣ бошад, ин нишондиҳандаҳо баланд шуданд, аммо ба қиматҳои гурӯҳи назоратӣ нарасиданд. Ҳангоми омӯзиши гилзати иммуноглобулинҳо (A, M ва G) тафовутҳои назаррас нисбат багурӯҳи назоратӣ ошкор нагардиданд, ҳамзамон дар давраи сиҳатшавӣ баландшавии боэътиимидаи нишондиҳандаҳои мазкур дар динамикаи беморӣ қайд карда шуд.

Дар кӯдакони синни мактабӣ дар давраҳои авъягирӣ ва сиҳатшавии беморӣ пастшавии боэътиимидаи сатҳи CD3+ ва CD4+ ҳангомисатҳи нисбатан нигоҳдошташудаи CD8+, CD20+ ва CD95+ қайд шуд. Гилзати иммуноглобулинҳои зардобии A ва M дар давраи ављи беморӣ дар кӯдакони синни мактабӣ, дар тафовут бо кӯдакони синни барвақтӣ ва томактабӣ тамоюл ба пастшавӣ дошт, аммо гилзати иммуноглобулини G боэътиимидаи дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ паст буд ( $p_k < 0,001$ ). Дар давраи сиҳатшавӣ нишондиҳандаҳои мазкур то ба сатҳи қиматҳои мультадил боло рафтанд.

Дар гурӯҳи синну соли мазкур маҳдуҷшавии бештар возехи ҳалқаҳои ҳам ҳуљайравӣ ва ҳам гуморалии масуният қайд гардид, зоро шаклҳои вазнини беморӣ дар кӯдакони ин гурӯҳи синну солӣ муайян карда шуданд ва инчунин дар 17,1% ҳолатҳо лъараёни ноҳамвори беморӣ қайд шуда буд.

Барои арзёбии ҳолати ТПЛ ва МЗО нишондиҳандаҳои ДАМ, СОД ва тезоби аскорбин дар зардоби хуномӯхта шуданд.

Натиљаҳои бадастомада нишон доданд, ки қиматҳои баланди маҳсулоти ниҳоии ТПЛ - ДАМ дар давраи шадиди беморӣ ҳангоми шакли вазнини беморӣ ( $3,41 \pm 0,36$  мкмоль/л) қайд карда шуд, ки аз гурӯҳи назоратӣ боэътиимидаи тафовут дошт ( $p_1 < 0,001$ ). Ҳангомии шакли миёнавазнини беморӣ дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ баландшавии боэътиимидаи сатҳи ДАМ дар зардоби хун ( $p_1 > 0,05$ ) мушоҳида гардид.

Дар давраи сиҳатшавӣ пастшавии миқдори маҳсулоти сонавии пероксидӣ – ДАМ қайд гардид, аммо ба ҳамон қиматҳои назоратӣ нарасид, аз ин рӯ ғилзати СОД ва тезоби аскорбин дар зардоби хун баланд шуданд, аммо дар шаклҳои вазнини беморӣ ин нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ боэъти мод пасттар бокӣ монданд.

Ҳангоми омӯзиши фаъолнокии антиоксидантни дохилихуљайравии СОД дар зардоби хуни кӯдакони гирифтори маҳмалак дар давраи шадид ҳангоми шакли миёневазнини беморӣ пастшавии фаъолнокии ферменти мавриди омӯзиш қарордошта то  $1,6$  маротиба дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ қайд гардид ( $17,62\pm1,13$  воҳиди шартӣ) ва пас аз табобат дар давраи сиҳатшавӣ сатҳи он дар ҳудуди меъёри физиологӣ қарор дошт. Дар беморони шакли вазнини маҳмалак дар давраи шадид камшавии возеҳи фаъолияти СОД ( $8,37\pm0,14$  воҳиди шартӣ  $p_1<0,001$ ) дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ ( $17,62\pm1,13$  воҳиди шартӣ) ва дар муқоиса бо шакли миёневазнини беморӣ ( $10,52\pm0,2$  воҳиди шартӣ,  $p_2>0,05$ ) қайд гардид. Дар давраи сиҳатшавӣ баландшавии боэъти моди сатҳи фаъолнокии СОД то ба  $12,09\pm0,22$  воҳиди шартӣ ба қайд гирифта шуд.

Ҳангоми омӯзиши фаъолнокии тезоби аскорбин дар зардоби хуни кӯдакони бемори маҳмалак дар давраи шадид ҳангоми шакли миёневазнини беморӣ қарib 2 баробар пастшавии фаъолнокии он дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ ( $79,42\pm4,51$  ммол/л) мушоҳида шуд, дар давраи сиҳатшавӣ баландшавии сатҳи фаъолнокии ин биоантиоксидант то  $67,8\pm1,88$  ммол/л қайд гардид ва дар беморони шакли вазнини беморӣ дар давраи шадид пастшавии фаъолнокии тезоби аскорбин  $37,83\pm3,54$  ммол/л  $p_1<0,001$  дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ ( $79,42\pm4,51$  ммол/л) муайян карда шуд, дар давраи сиҳатшавӣ сатҳи фаъолнокии тезоби аскорбин то ба  $66,0\pm1,31$  ммол/л мушоҳида гардид.

Ҳангоми гузаронидани таҳлили коррелятсионӣ байни миқдори ДАМ дар зардоби хуни беморони гирифтори маҳмалак ва вазнинии беморӣ вобастагии коррелятсионии мустақим ( $r=0,63$ ) муайян шуд, яъне шиддатноки равандҳои озоди радикалӣ вазнинии бемориро инъикос намуданд. Ҳамчунин ҳангоми гузарондани таҳлили коррелятсионӣ байни антиоксидантҳо ва вазнинии беморӣ вобастагии муътадили манфии коррелятсионӣ муайян гардид ( $r=-0,43$ ).

Ба муддати дуру дароз нигоҳдорӣ шудани номутавозинӣ дар системаи ТПЛ/МЗО ҳангоми шаклҳои вазнини беморӣ мумкин аст масъули инкишофёбии оризаҳо бошад.

Маҳдудшавии нишондиҳандаҳои ҳалқаҳои хуљайравӣ ва гуморалии масуният ҳангоми шаклҳои миёневазнин ва вазнини беморӣ таваъльуҳро ба худ лъалб кард, ки ин мақсаднок гузаронидани табобати муносиби тасҳехи масуниятро дар вақти шаклҳои мазкури вазнини беморӣ муайян менамояд. Дар робита ба ин, бо мақсади тезтар сиҳатшавии клиникӣ, барқарор намудани механизмҳои вайроншуудаи танзими масуният, пешгирӣ ё коҳишдиҳии басомади оризаҳо ба муолиҷаи асосӣ иммуномодулятори «Ликопид» илова карда шуд. Аз рӯйи соҳтор ликопид мушобеҳи сунъии қитъаи фаъоли биологии ҳаддиақали пептидогликани девораи хуљайравии бактерияҳо мебошад. Он ба организми инсон ворид гардида, бо марказҳои маҳсус дар эндоплазмаи Т-лимфотситҳо ва фагоситҳо пайваст

мешавад, ки дар натицаи он ангезиши фаъолнокии моноситҳо ва макрофагҳо ба амал меояд, ҳамаи ҳалқаҳои ҳимояи зиддисирояти масунии организм: фагоситоз, фаъолнокии ситотоксикии макрофагҳо, киллерҳои табиӣ ва масунияти ҳуљайравию гуморалӣ ба кор медароянд.

Аз тарафи мо натицаҳои нишондиҳандаҳои масунияти маҳсус дар 45 нафар беморони гирифтори шаклҳои миёнавазнин ва вазнини маҳмалак (гурӯҳи якум) омӯхта шуд, ки ба муолиъаи комплексии онҳо иммуномодулятори ликопид дохил карда шуда буд. Ликопидро ба кӯдакони аз синни 2 то 14-сола барои истеъмоли дарунӣ дар шакли ҳабҳо (1 мг) тариқи зеризабонӣ 30 дакиқа пеш аз хӯрок бо 1мг дар як рӯз 2 маротиба дар давоми 10 рӯз таъйин намудем. Ба гурӯҳи назоратӣ (гурӯҳи дуюм) 33 нафар кӯдакони дорои патологияи муносиб, мувофиқи լъинсу синну сол дохил карда шуданд, ки танҳо муолиъаи асосӣ гирифтанд.

Натиљаҳои таҳқиқоти клиникӣ нишон доданд, ки илова кардани доруи иммунотропии ликопид ба муолиъаи комплексии беморони гурӯҳи асосӣ шифоёбии клиникиро тезонид. Илова кардани ликопид ба муолиъаи беморони гурӯҳи якум имкон дод, ки назар ба гурӯҳи дуюм барвақттар мӯътадилшавии ҳарорати бадан мұяссар гардад ( $p<0,001$ ).

Ҳамчунин коҳишёбии боэътиимида мухлатҳои бартарафшавии аломатҳои заҳролудшавӣ ва раванди мавқеи илтиҳобӣ дар ҳалқ дар беморони гурӯҳи якум мушоҳида гардид.

Ҳамин тавр, беҳолӣ дар беморони гурӯҳи якум дар  $3,78\pm0,17$  рӯз аз оғози муолиъа, дар гурӯҳи дуюм – дар  $5,76\pm0,23$  рӯз бартараф шуд ( $p<0,001$ ).

Сардард дар гурӯҳи якум дар  $2,18\pm0,22$  рӯз, дар гурӯҳи дуюм – дар  $4,52\pm0,37$  рӯз аз оғози муолиъа нобуд шуд ( $p<0,001$ ).

Давомнокии аломатҳои дигари заҳролудшавӣ – дилбехузурӣ, қайқунӣ, ихтиилолоти хоб ва иштиҳо низ дар беморони гурӯҳи якум ( $p<0,001$ ) дар муқоиса бо гурӯҳи дуюм баръало кӯтоҳтар буд.

Дар беморони гурӯҳи якум дар муқоиса бо гурӯҳи дуюм заҳрбоди шадид низ боэътиимод зудтар мавриди инкишофи баръакс қарор гирифт: дардҳо дар гулӯ дар беморони гурӯҳи якум дар  $2,18\pm0,11$  рӯз ( $p<0,001$ ), дар гурӯҳи дуюм - дар  $3,67\pm0,16$  рӯзи муолиъа аз байн рафтанд. Заҳрбод ба ҳисоби миёна дар  $4,09\pm0,15$  рӯзи муолиъа дар беморони гурӯҳи якум ва дар  $5,76\pm0,17$  рӯзи табобат дар гурӯҳи дуюм бартараф шуданд ( $p<0,001$ ), лимфаденити канорӣ ҳам зудтар дар беморони гурӯҳи якум бартараф шуд ( $p<0,001$ ).

Мухлати бартарафшавии доначаҳои рӯйи пӯст дар ҳарду гурӯҳ яксон буд. Хориши пӯст дар беморони гурӯҳи якум зудтар гузашт.

Хурдшавии ҳаҷми լъигар ҳамчунин дар беморони гурӯҳи якум барвақттар ба амал омад ( $p<0,001$ ).

Циҳати мусбат ҳамон далел аст, ки дар гурӯҳи бемороне, ки дар табобати масунии химиявии комплексӣ қарор доштанд, басомади инкишофи оризаҳо дар муқоиса бо гурӯҳи бемороне, ки танҳо муолиъаи асосӣ гирифтанд, паст буд. Ҳамин тавр, дар ду нафар бемори гурӯҳи якум оризаҳо дар намуди пиелонефрит ва лимфаденит ба қайд гирифта шуданд, дар баробари ин, дар 8 нафар бемори гурӯҳи дуюм оризаҳои : лимфаденит дар 3нафар бемор, стоматит дар 1 нафар

бемор, пиелонефрит дар 2 нафар bemor, бронхопневмония низ дар 2 ҳолат ба мушоҳидат расиданд..

Самаранокии клиникии ликопид бо таъсири тасҳехи масунияти он ба ҳалқаҳои гуногуни системаи масунӣ ҳамроҳӣ намуданд.

Таҳлили таҳқиқоти мукоисавии нишондиҳандаҳои ҳалқаҳои ҳуљайравӣ ва гуморалии масуният нишон дод, ки дар давраи шадиди bemor (то оғози муолиҷа) тафовути боэътимож дар гурӯҳҳои таҳқиқотӣ ошкор карда нашуд, ки ин аз қиёспазир будани гурӯҳҳои мукоисашаванда гувоҳӣ дод.

То давраи сиҳатшавӣ дар заминаи баргузории табобат баландшавии ғилзати T-ҳуљайраҳо ва субпопуляцияҳои онҳо дар bemorони гурӯҳи якум мушоҳидат гардид, ки ин дар баландшавии боэътиможи микдори T-лимфоситҳо (CD3+) ( $62,58\pm0,7$  дар муқобили  $49,87\pm1,17\%$ ,  $p<0,001$ ) ва субпопуляцияҳои онҳо CD4+ ( $39,0\pm0,55$  дар муқобили  $31,58\pm0,9\%$ ,  $p<0,001$ ), CD20+ ( $24,0\pm0,56$  дар муқобили  $21,56\pm0,54\%$ ,  $p<0,01$ ) ифода ёфта буданд.

Дар давраи сиҳатшавӣ дар заминаи табобат бо иловай ликопид дар тафовут бо табобати асосӣ, хамчунин баландшавии боэътиможи ғилзатии иммуноглобулинҳои зардобии A, M, G ( $1,93\pm0,29$  дар муқобили  $1,14\pm0,08\text{г/л}$ ,  $p<0,001$ ;  $2,59\pm0,29$  дар муқобили  $1,38\pm0,1\text{г/л}$ ,  $p<0,001$ ;  $12,58\pm0,77$  дар муқобили  $8,97\pm0,63\text{г/л}$ ,  $p<0,001$ ) қайд гардиданд.



**Расми 1. –Нишондиҳандаҳои масунияти гуморалии bemorони гирифтори маҳмалак ҳангоми усулҳои гуногуни муолиҷа**

Динамикаи мусбат дар нишондиҳандаҳои ТПЛ ва МЗО дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ дар bemorони гурӯҳи якум (гурӯҳи асосӣ) ба мушоҳидат расид.

Дар оғози давраи сиҳатшавӣ ғализати МДА дар bemorони гурӯҳи якум то  $1,88\pm0,13$  мкмоль/л коҳиш ёфт, дар баробари ин, дар гурӯҳи дуюм нишондиҳандаи мазкур то  $2,14\pm0,27$  мкмоль/мл.паст шуда буд.

Дар гурӯҳҳои мукоисашаванда нисбатан барвакттар афзудани фаъолнокии СОД дар кӯдакони гурӯҳи якум, ки таҳти табобати масунии химиявии комплексӣ ( $16,24\pm0,08$  дар муқобили  $12,17\pm0,14$  воҳ. шарт. дар заминаи табобати асосӣ,  $p<0,001$ ) қарор доштанд, ба назар расид.

Дар оғози давраи сиҳатшавї дар беморони гурӯҳи якум ғилзати тезоби аскорбинї ба таври эътимоднок ҳам дар муқоиса бо давраи қаблии беморї ( $p<0,001$ ), ҳам дар муқоиса бо гурӯҳи дуюми беморон ( $p<0,01$ ) баланд шуда буд.

Ҳамин тавр, истифода кардани ликопид дар табобати бемории махмалаки кўдакон имконият дод, ки муътадилшавии барвақттари ихтилолҳои масунӣ, ҳамчунин статуси оксидантю зиддиоксидантї ба даст оварда шавад.

Бо дар назардошли вуљуд доштани ҳолати норасоии масунї дар шаклҳои вазнини махмалаки кўдакон истифодаи иммуномодуляторҳои мусир, аз љумла ликопид аз љиҳати патогенетикї асоснок ба ҳисоб меравад, ин имконият медиҳад, ки микдори оризаҳо кам карда шавад.

## ХУЛОСА НАТИЧАҲОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ

1. Махмалак дар кўдакон дар марҳилаи кунунї, аксаран дар шаклҳои миёнавазнин (68,4%), бо алматҳои хоси клиникӣ бидуни гузариши симпатикус – давра ба вагус ва пайдошавии оризаҳо дар 19,6% ҳолат љараён мегирад. Маркёрҳои асосии клиникии махмалак дар кўдакони синну соли калон доначаҳои сершумор (100%), захролудии возех (100%) бо пайдо шудани алоими нейротоксикоз (14,3%), ихтилолот аз тарафи системаи дилу рагҳо ва узвҳои ҳозима буданд. Дар кўдакони синну соли барвақтї – захролудии начандон возех (37,5%), инкишофи камтари лимфаденити канорї (12,5%), пўстпартої (12,5%), «забони марминҷонмонанд» (15,6%), доначаҳои нуктамонанди фаровон ва рахшон маркёрҳои асосии клиникии махмалак мебошанд (28,2%) [3-М, 4-М, 12-М, 14-М, 16-М, 17-М].

2. Ҳангоми махмалак чунбишҳои муқарраргардидаи масуниятшиносӣ бо вазнинии раванди беморї коррелятсия дорад, он аксаран, бо афсурдагии механизмҳои ҳуљайравии муҳофизат ва дар ҳолати шаклҳои вазнини беморї бошад, бо ҳалқаи гуморалии масуният тавсиф мегардад. Чунбишҳои масуниятшиносӣ дар кўдакони синну соли барвақтї дар ављи беморї бо пастшавии нишондихандаҳои ҳалқаи ҳуљайравии масуният аз ҳисоби CD 3+ ( $40,56\pm1,58\%$ ), CD4+ ( $24,89\pm0,89\%$ ) ва CD8+ ( $15,33\pm0,88\%$ ) лимфоситҳо тавсиф мешавад. Дар кўдакони синну соли томактабї дар ављи беморї микдори Т-лимфоситҳои болиг ( $42,46\pm1,18\%$ ) ва Т-хелперҳо ( $25,46\pm1,18\%$ ) дар муқоиса бо гурӯҳи назоратї коҳиш ёфтанд, дар давраи сиҳатшавӣ ин нишондихандаҳо боло рафтанд, аммо сатҳи CD4+ ба қиматҳои гурӯҳи назоратї нарасид. Дар кўдакони синну соли мактабї пастшавии микдори Т-лимфоситҳои болиг ва Т-хелперҳо чун дар давраи шидиди беморї (CD 3+ –  $42,8\pm2,17\%$ ; CD 4+ –  $26,9\pm1,06\%$ ) ва ҳамчун давраи сиҳатшавӣ (CD 3+ –  $49,7\pm1,54\%$ ; CD 4+ –  $30,8\pm1,12\%$ ) муқаррар карда шуданд, ҳамчунин маҳдуд шудани ҳосилшавии антителҳои барвақтї ( $IgM\ 0,89\pm0,21\text{г/л}$ ), боэътиимод коҳишёбии микдори IgG ( $5,9\pm0,83\ \text{г/л}$ ) ва Ig A ( $0,91\pm0,1\ \text{г/л}$ ) дар зардобай хун дар муқоиса бо гурӯҳи назоратї ба қайд гирифта шуданд [2-М, 6-М, 7-М, 9-М, 11-М, 13-М].

3. Миқдори љузъи прооксидантии туршшавии озоди радикалї (диалдегиди малоновї) ҳангоми махмалак дар кўдакон бо вазнинии беморї коррелятсия дорад,

бо ба таври назаррас баланд шудани сатҳи он ҳангоми шаклҳои вазнини беморӣ ( $3,41\pm0,36$  мкмоль/л) ва тадриљан паст шудани нишондиҳандаи таҳқиқшаванда дар давраи сиҳатшавӣ ( $2,37\pm0,27$  мкмоль/л), вале ба қиматҳои гурӯҳи назоратӣ нарасиданд. Дар беморони шакли миёнавазнини маҳмалак дар давраи шадиди беморӣ то 1,6 баробаркоҳишёбии фаъолнокии супероксиддисмутаз бақайд гирифтамешавад ва тезоби аскорбинӣ дар муқоиса бо қиматҳои назоратӣ 2 баробар коҳиш ёфта, дар давраи сиҳатшавӣ нишондиҳандаҳои таҳқиқшаванда муътадил мешаванд. Системаи антиоксидантӣ бо вазнинии ҷараёни патологӣ коррелятсия дорад ва бо коҳишёбии назарраси фаъолнокии супероксиддисмутаз ( $8,37\pm0,14$  воҳиди шартӣ) ва тезоби аскорбинӣ ( $37,83\pm3,54$  ммоль/л) дар зардобаи хун ҳангоми шакли вазнин дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ ва дар давраи сиҳатшавӣ болоравии тадриљии сатҳи ин нишондиҳандаҳо, ки ба қиматҳои назоратӣ намерасанд, тавсиф мегардад [1-М, 6-М, 8-М].

4. Дар табобати маҳмалак ворид намудани иммуномодулятори ликопид, дар тафовут бо табобати асосӣ, ба барвақттар дармонкуни аломатҳои асосии беморӣ (таблараза дар  $1,96\pm0,21$  рӯзи табобат, сардардпас аз  $2,18\pm0,22$  рӯз, беҳолӣ -  $3,78\pm0,17$  рӯз, дарди гулӯ -  $2,18\pm0,11$  рӯз, заҳробди шадид дар  $4,51\pm0,18$  рӯзи табобат) ва ҳамчунин ба барқароршавии ҳолати мақоми масунӣ (баландшавии боэътиҳоди миқдори Т-лимфоситҳои болиг ( $62,58\pm0,7\%$ ) ва субпопулятсияи онҳо – CD4+ ( $39,0\pm0,55\%$ ), CD20+ ( $24,0\pm0,56\%$ ) дар хун дар давраи сиҳатшавӣ) ва ҷараёнҳои ТПЛ (барвақт пастшавии миқдори диалдегиди малоновӣ ( $1,88\pm0,13$  мкмоль/л) ва баландшавии фаъолнокии СОД ( $16,24\pm0,08$  воҳиди шартӣ) ва тезоби аскорбинӣ ( $75,02\pm0,75$  ммоль/л) дар зардоби хун дар давраи сиҳатшавӣ) ва пешгиринаҳои пайдошавии оризаҳо ( $4,4\%$  дар муқобили  $24,2\%$ ) мусоидат намуд [10-М, 15-М].

## ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲО

1. Вижагиҳои синнусолии маҳмалак дар кӯдаконро барои ташхиси барвақтӣ ва гузаронидани табобати саривақтии бемории мазкурба ҳисоб гирифтан зарур мебошад. Дар кӯдакони синну соли барвақтӣ аломатҳои классикӣ, аз қабили лимфаденити канорӣ (12,5%), пӯстпартоӣ (12,5%), забони марминҷонмонанд (15,6%), доначаҳои нуқтамонанди фаровон ва рахшон (28,2%) камтар дучор мешаванд, ки дар ин робита онро барои ташхиси беморӣ ба эътибор гирифтан лозим аст. Дар кӯдакони синну соли қалон барои ташхис ва пешгӯйии беморӣ бояд вазоҳати заҳролудшавӣ бо пайдошавии алоими нейротоксикоз, ихтилофот аз тарафи системаи дилу рагҳо ва узвҳои ҳозимаро ба ҳисоб гирифт.

2. Ҳангоми шаклҳои миёнавазнин ва вазнини маҳмалак дар кӯдакони синну соли аз 2 то 14-сола ба таркиби табобати комплексӣ корбурди маводи иммунотропии «Ликопид» (дар шакли ҳаб (1 мг) зерзабонӣ 30 дақиқа пеш аз хӯрдани таом 1мг 2 маротиба дар муддати 10 рӯз) мувофиқи мақсад мебошад, вай барои хеле барвақт дармонбахшии аломатҳои асосии беморӣ, барқароршавии ҳолати мақоми масунӣ ва озоди радикалӣ, бартараф намудани пайдошавии орнизаҳо мусоидат меқунад.

3. Барои пешгӯи вазнинӣ ва оқибатҳои беморӣ, гузаронидани таҳқиқоти мақоми масунӣ ва ҳолати ТПЛ мувофиқи мақсад аст. Пастшавии барвақти нишондиҳандаҳои ҳалқаҳои гуморалӣ ва хульайравии масуният, хамчунин баландшавии ғилзати маҳсулоти ТПЛ (диалдегити малоновӣ) дар кӯдакони гирифтори маҳмалак вазнинии чараёни беморӣ ва хатари инкишофёбии оқибатҳои номусоиди бемориро муайян мекунанд.

## **ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФТИ ДАРАЧАИ ИЛМИЙ**

### **Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда Мақола ва тезисҳо дар маҷмӯаҳои конференсияҳо**

[1-М] Бобоева, З.Р. Состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у детей со скарлатиной /Н.М. Ходжаева, А.М. Сабурова, З.Р. Бобоева //Ж. «Вестник Авиценны». – Душанбе.- 2019.- Т.21.- №1.- С. 43-47.

[2-М] Бобоева, З.Р. Особенности иммунного статуса при скарлатине у детей дошкольного возраста /Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева// Вестник академии медицинских наук Таджикистана. – Душанбе.- 2019. - №1.– С.77-82.

[3-М] Бобоева, З.Р. Клиническая характеристика скарлатины у детей на современном этапе на примере Республики Таджикистан / Н.М. Ходжаева, З. Р. Бобоева// Материалы X Ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням с международным участием.- Москва, 2018.- С. 239.

[4-М] Бобоева, З.Р. Особенности течения скарлатины у детей различных возрастных групп / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева, М.С. Курбонова // Материалы 66-ой годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино «Роль и место инновационных технологий в современной медицине». – Душанбе.- 2018.-С.708-709.

[5-М] Бобоева, З.Р. Особенности клеточного иммунного ответа у детей дошкольного возраста при скарлатине / Н.М. Ходжаева, З. Р. Бобоева// Материалы IX Конгресса педиатров стран СНГ «Ребёнок и общество: проблемы здоровья, развития и питания». - Душанбе, 2019.- С. 237-238.

[6-М] Бобоева, З.Р. Окислительный стресс и состояние антиоксидантной системы у детей со скарлатиной /А.М. Сабурова, Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева // Материалы Республиканской конференции "Достижения современной биохимии".- Душанбе, 2019.- С. 125-129.

[7-М] Бобоева, З.Р. Показатели гуморального иммунного ответа при скарлатине у детей дошкольного возраста / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева//Материалы XIV научно-практической конференции молодых учёных и студентов с международным участием, посвящённой «Годам развития села, туризма и народных ремёсел».- Душанбе, 2019.- С. 301.

[8-М] Бобоева, З.Р. Роль оксидативного стресса и антиоксидантной защиты при скарлатине у детей / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева// Материалы XIV научно-практической конференции молодых учёных и студентов с международным

участием, посвящённой «Годам развития села, туризма и народных ремёсел».- Душанбе, 2019.- С. 301.

[9-М] Бобоева, З.Р. Заболеваемость и частота развития осложнений при скарлатине у детей / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева// Материалы XIV научно-практической конференции молодых учёных и студентов с международным участием, посвящённой «Годам развития села, туризма и народных ремёсел».- Душанбе, 2019.- С. 302.

[10-М] Бобоева, З.Р. Клинико-иммунологическая эффективность использования ликопида в лечении скарлатины у детей / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева// Материалы XV научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвящённой «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2020)».- Душанбе, 24 апреля 2020г.- С. 275-276.

[11-М] Бобоева, З.Р. Динамика клеточно-гуморальных факторов защиты при скарлатине у детей раннего возраста / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева // Материалы XV научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвящённой «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2020)».- Душанбе, 24 апреля 2020г.- С. 275.

[12-М] Бобоева, З.Р. Особенности течения скарлатины у детей школьного возраста / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева // Материалы 67-ой годичной научно-практической конференции ТГМУ им. Абуали ибни Сино – Душанбе.-2019.-С. 355-356.

[13-М] Бобоева, З.Р. Особенности гуморального звена иммунитета при скарлатине у детей/ Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева// Материалы XV научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвящённой «Годам развития села, туризма и народных ремёсел (2019-2020)».- Душанбе, 24 апреля 2020г.- С. 276.

[14-М] Бобоева, З.Р. Клинико-эпидемиологические особенности скарлатины у детей / Н.М. Ходжаева, З.Р. Бобоева//Материалы XIII научно-практической конференции молодых учёных и студентов с международным участием, посвящённой «Году развития туризма и народных ремёсел».- Душанбе, 2018.- С. 317.

[15-М] Бобоева, З.Р. Клиническая эффективность использования мурамилдипептида (ГМДП) в терапии скарлатины у детей / Н.М. Ходжаева, З. Р. Бобоева// Материалы XII Ежегодного Всероссийского интернет-конгресса по инфекционным болезням с международным участием.- Москва, 2020.- С. 242.

[16-М] Boboeva, Z.R. Scarlatina at children:educational-methodical development/ G.M. Saidmuradova, Z.R. Boboeva - Dushanbe: Avicenna TSMU, 2019.-39p.

[17-М] Бобоева, З.Р. Скарлатина у детей: учебно-методическое пособие / Г.М. Сайдмурадова, З.Р. Бобоева. - Душанбе: Типография ТГМУ, 2018.-49 с.

## **ФЕҲРИСТИ ИХТИСОРАҲО ВА АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ**

ДАМ – диалдегиди малоновӣ  
МЗО – муҳофизати зиддиоксидантӣ  
СОД – супероксиддисмутаз  
ТПЛ – туршавии перекиси липидҳо  
ТУТ – Ташкилоти Умуниљаҳонии Тандурустӣ  
Ig – иммуноглобулин  
CD3 – маркери ҳамаи ҳалқаи лимфоситҳо  
CD4 – маркери лимфоситҳо - ҳелперҳо  
CD8 – маркери ҳулъайраҳои ситотоксикӣ  
CD95 – маркери апоптоз

## АННОТАЦИЯ

**автореферата диссертации Бобоевой Зухрохон Рауфовны  
на тему «Клинико-иммунологические особенности скарлатины у детей на  
современном этапе»**

**Ключевые слова:** скарлатина, дети, клеточный иммунитет, гуморальный иммунитет, перекисное окисление липидов.

**Цель исследования.** Изучить клинико-иммунологические особенности современного течения скарлатины у детей для оптимизации диагностики и лечебных мероприятий.

**Методы исследования:** Нами было обследовано 158 больных детей скарлатиной в возрасте от 1 до 14 лет, находившихся на стационарном лечении в детских инфекционных отделениях ГУ «Городской медицинский центр имени Ахмедова Карима» г. Душанбе за период 2017-2019 гг. Обследуемым больным были проведены общеклинические методы исследования: общий анализ крови, иммунограмма, определение состояние ПОЛ и антиоксидантная защита, общий анализ мочи, по показаниям - биохимический анализ крови, рентгенография грудной клетки, электрокардиография. Обработка статистических данных проводилась с помощью пакета прикладных программ «Statistica 10.0».

**Полученные результаты и их новизна:** Показано, что скарлатина характеризуется нарушением регуляторных связей между показателями клеточного и гуморального иммунитета с разной степенью выраженности и направленности. По мере нарастания тяжести болезни отмечается синхронное уменьшение количества Т-лимфоцитов и их субпопуляций, а также концентрация сывороточных иммуноглобулинов. Установлены достаточно разнонаправленные изменения иммунного статуса у детей различных возрастных групп: в раннем возрасте – первичный иммунный ответ и в старших возрастных группах – депрессия клеточно-гуморальных механизмов защиты.

Констатировано возрастание уровня малонового диальдегида в сыворотке крови на фоне угнетения активности супероксиддисмутазы и аскорбиновой кислоты, свидетельствующее о дисбалансе между прооксидантным и антиоксидантным системами. Была совершенствована комплексная иммунохимиотерапия скарлатины у детей с применением иммуномодулятора ликопид.

**Рекомендации по использованию:** Внедрение результатов в практическое здравоохранения позволит практическим врачам своевременно диагностировать заболевание и начать адекватную терапию. Для прогнозирования тяжести и исходов болезни, целесообразно исследование иммунного статуса и состояния ПОЛ. Также при среднетяжёлых и тяжелых формах скарлатины у детей в возрасте от 2 до 14 лет целесообразно в составе комплексной терапии применение иммунотропного препарата «Ликопид».

**Область применения:** детские инфекционные болезни, педиатрия, иммунология.

## АННОТАЦИЯ

**автореферати диссертасияи Бобоева Зӯҳрохон Рауфовна  
дар мавзӯи «*Вижагиҳои клиникию масуниятишиносии маҳмалаки қўдакон дар  
марҳилаи муосир»***

**Вожаҳои калидӣ:** маҳмалак, қўдакон, масуниятиҳуҷайравӣ, масунияти гуморалӣ, туршшавии перокисии липидҳо.

**Мақсади таҳқиқот:** Омӯхтани вижагиҳои клиникӣ ва масуниятишиносии ҷараёни муосири маҳмалак дар қўдакон барои муносибгардонии тадбирҳои ташхисӣ ва муолиъавӣ.

**Усулҳои таҳқиқот:** Аз тарафи мо 158 нафар қўдакони аз 1 то 14 - солаи бемори гирифтари маҳмалак, дар шуъбаҳои бемориҳои сироятии қўдаконаи МД «Маркази тиббии шаҳрӣ ба номи Аҳмедов Карим» ш.Душанбе дар давраи солҳои 2017-2019 бистарибуда мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд.      Бо беморони таҳқиқшаванда аз рӯйи методҳои умумиклиникӣ таҳқиқот гузаронида шуда буд: таҳлили умумии хун, иммунограмма, муайян кардани ҳолати ОПЛ (оксидишавии пероксидии липидҳо) ва МЗО (муҳофизати зиддиоксидантӣ), таҳлили умумии пешоб, аз рӯйи нишондодҳо -таҳлили биохимиявии хун, аксбардории рентгени қафаси сина, электрокардиография. Коркарди маълумоти оморӣ бо истифода аз бастаи барномавии Statistica 10.0 амалӣ карда шуд.

**Натиҷаҳои бадастомада ва навғонии илмӣ:** Нишон дода шудааст, ки маҳмалак бо ихтиоли таносуби робитаҳои танзимкунандаи байни нишондихандаҳои масунияти ҳуҷайравӣ ва гуморалӣ бо дараҷаҳои гуногуни вазоҳат ва самтгирӣ хос аст. Ҳамзамон бо афзудани вазнинии беморӣ, камшавии ҳамзамони миқдори Т-лимфоситҳо ва зерпопулятсияи онҳо, инчунин ғилзати иммуноглобулинҳои зардобаи хун ба назар мерасад. Тағйироти бисёрҷониба дар вазъи масунӣ дар қўдакони гурӯҳҳои гуногуни синну солӣ муқаррар карда шуданд: дар синни хурдсолӣ – вокуниши аввалияи масунӣ ва дар гурӯҳҳои синну солашон қалонтар - афсурдагии механизмиҳои муҳофизатии ҳуҷайравию гуморалӣ. Афзоиши сатҳи алдегиди малоновӣ дар зардобаи хун дар заминаи маҳдудсозии фаъолияти супероксиддисмутазҳо ва тезоби аскорбинӣ мушоҳида шуд, ки номутавозинии байни системаҳои прооксидант ва зиддиоксидантро нишон медиҳад. Табобати масунии химиявии комплекси маҳмалак дар қўдакон бо корбурди иммуномодулятори Ликопид такмил дода шуд.

**Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо:** Татбиқи натиҷаҳо дар соҳаи тандурустии амалӣ ба табиону мутахассисон имкон медиҳад, ки бемориро саривакт ташхис қунанд ва ба табобати мувофиқро оғоз қунанд. Барои пешгӯии вазнинӣ ва оқибатҳои беморӣ, омӯхтани вазъи масунӣ ва ҳолати пероксидатсияи липидҳо дар беморон зарур аст. Ҳангоми шаклҳои миёнавазнин ва вазнини маҳмалак дар қўдакони аз 2 то 14 сола, дар табобати комплексӣ истифодаи доруи иммунотропии "Ликопид" мувофиқи мақсад аст.

**Соҳаи истифодабарӣ:** бемориҳои сироятии қўдакон, педиатрия, масуниятишиносӣ

## ANNOTATION

**to the abstract of the dissertation Boboeva Zuhrokhon Raufovna on the topic  
«Clinical and immunological features of scarlet fever in children at the modern  
stage»**

**Key words:** scarlet fever, children, cellular immunity, humoral immunity, lipid peroxidation (LPO).

**Objective of the research.** To study the clinical and immunological features of the modern course of scarlet fever in children to optimize diagnostics and therapeutic measures.

**Research methods:** We examined 158 sick children with scarlet fever aged 1 to 14 years, who were hospitalized in the children's infectious diseases departments of the City Medical Center of Dushanbe for the period 2017-2019. The examined patients underwent general clinical research methods: general blood analysis, immunogram, determination of LPO and antioxidant protection, general urinalysis, if indicated, biochemical blood analysis, chest X-ray, electrocardiography. Statistical data processing was carried out using the Statistica 10.0 application package.

**Obtained results and their novelty:** It has been shown that scarlet fever is characterized by a violation of regulatory relationships between the indicators of cellular and humoral immunity with varying degrees of severity and orientation. As the severity of the disease increases, there is a synchronous decrease in the number of T-lymphocytes and their subpopulations, as well as the concentration of serum immunoglobulins. Rather multidirectional changes in the immune status in children of different age groups have been established: at an early age - the primary immune response and in older age groups - depression of cellular-humoral defense mechanisms.

An increase in the level of malondialdehyde in the blood serum was found against the background of inhibition of the activity of superoxide dismutase and ascorbic acid, indicating an imbalance between the prooxidant and antioxidant systems. The complex immunochemotherapy of scarlet fever in children was improved using the immunomodulator Licopid.

**Recommendations for use:** Implementation of the results in practical health care will allow practitioners to diagnose the disease in a timely manner and begin adequate therapy. To predict the severity and outcomes of the disease, it is necessary to study the immune status and state of LPO in patients. With moderate and severe forms of scarlet fever in children aged 2 to 14 years, it is advisable to use the immunotropic drug "Likopid" in the complex therapy.

**Application area:** pediatric infectious diseases, pediatrics, immunology.